

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ҲУҚУҚ, БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ
ТОҶИКИСТОН**

**ТДУ 332 (575.3)
ТКБ 65.9 (5Т)
Н - 44**

Бо ҳуқуқи дастнавис

НЕГМАТОВА ШОҲИДА ҒУФРОНОВНА

**РУШДИ ҲОҶАГИИ ХОНАВОДАГӢ
ДАР НИЗОМИ ИҚТИСОДИЮ ИҚТИМОИИ МИНТАҚА
(дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)**

АВТОРЕФЕРАТИ

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ
аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ**

ХУҶАНД - 2022

Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтакаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Газибеков Садриддин Арслонбекович,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
кафедраи менеҷмент ва маркетинги
Донишқадаи иқтисод ва савдои
Донишгоҳи давлатии тичорати
Тоҷикистон

Муқарризи расмӣ:

Амонова Дилбар Субҳоновна, доктори
илмҳои иқтисодӣ, профессори
кафедраи менеҷмент ва маркетинги
Донишгоҳи славянии Русияву
Тоҷикистон

Субҳонов Акбар Идрисович, номзади
илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири
шӯъбаи тадқиқотҳои демографии
Институти иқтисодиёт ва демографияи
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Муассисаи пешбар:

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Ҳимоя санаи «___» _____ соли 2022, соати 09.00 дар маҷлиси Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-013 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хучанд, микроноҳияи 17, хонаи 1, e-mail: ds.tsulbp@mail.ru, телефони котиби илмӣ: (+992) 927711342) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон <http://ds.tsulbp/tj> шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи “___” _____ соли 2022 тавзеъ шудааст.

Котиби илмӣ
шӯрои диссертатсионӣ

Самадова З.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар шароити дигаргунсозихои иқтисодӣ нақши хоҷагии хонаводагӣ ҳамчун воҳиди устувори иҷтимоию иқтисодии ҷомеа беш аз пеш муҳимтар мегардад.

Дар Тоҷикистон танҳо солҳои охир хоҷагиҳои хонаводагӣ ҳамчун воҳиди муҳими иқтисодӣ, ки метавонад ба баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа ва таъмин кардани рушди иқтисодию иҷтимоии оянда таъсир расонад, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Зеро дар шароити муосир хоҷагиҳои хонаводагӣ дар як вақт ҳам истеъмолкунанда ва ҳам истеҳсолкунандаи ғаёл дар сохтори иқтисодии кишвар ва умуман минтақаи алоҳида мебошанд. Ин аз рушду ғаёлгардии чунин вазифаҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ, ба монанди хоҷагиҳои шахсии ёрирасон, меҳнати инфиродӣ ва соҳибкорӣ, бизнеси оилавӣ, хонакорӣ, ҳунармандӣ, хоҷагии деҳқонӣ, хоҷагии фермерӣ, ки ғаёлияташон ба меҳнати хоҷагии хонаводагӣ асос меёбад, шаҳодат медиҳад. Яъне хоҷагиҳои хонаводагӣ иқтисодиётро бо омилҳои истеҳсоли таъмин намуда, онҳоро ба бозори захираҳо пешкаш менамоянд, даромад мегиранд ва барои қонеъ гардонидани ниёзҳои аъзои хонавода молу хидматҳоро харидорӣ мекунанд. Хоҷагиҳои хонаводагӣ инчунин истеҳсол ва такрористеҳсоли “сармояи инсонӣ” – ро таъмин менамоянд, пасандози хоҷагиҳои хонаводагӣ бошад, манбаи пасандоз ва сармоягузорӣ мебошад, ки дар шароити иқтисодиёти рӯ ба тараққӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад.

Гуфтан мумкин аст, ки рушди ҷомеа дар марҳилаи трансформатсионӣ бо зарурати дарки нақши ҳоси хоҷагиҳои хонаводагӣ дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли тавсиф мешавад. Дар ин бобат Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда, вазифадор намудаанд, ки: “Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оила, рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаи шуғли аъзои ҳар як оилаи кишварро таҳлил карда, ҷалби онҳоро ба соҳаи кишоварзӣ, корҳои хонагӣ, косибӣ, ҳунарҳои мардумӣ, инчунин, корҳои мавсимӣ ва хизматрасонӣ таъмин созанд”.¹

Аҳамияти ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии табдил ёфтани захираҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба сармояи субъектҳои амалкунандаи хоҷагидор, ки боиси рушди иқтисодии минтақа ва коҳиши хавфҳои иҷтимоӣ мегарданд, интиҳоби мавзӯи таҳқиқи диссертатсиониро муайян намуд.

¹ Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 [манбаи электронӣ] URL: <http://www.president.tj> (санаи муроҷиат: 17.08.2020).

Дарачаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Масъалаҳои ташаккул ва истифодаи захираҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагиро бисёр олимони аз мактабҳои мухталиф ва соҳаҳои афкори иқтисодӣ, аз қабili А.Смит, Т. Веблен, К. Маркс, Ф. Энгелс, Г. Беккер, Р. Поллак ва дигарон, аз ҷумла олимони иқтисодчиёни рус: Жеребин В.М., Петухова Е.П., Белозеров С.А., Нуреев Р.М., Елисеева И.И., Олейник А., Романов А.Н., Нугуманова Л.Ф., Римашевская Н.М., Суринов А.Е., Тюгашев Е.А., Чаянов А.В., Чернова В.А. ва дигарон омӯхтаанд.

Дар рушди муносибатҳои «андӯхт – пасандоз» - и захираҳои иқтисодии хоҷагии хонаводагӣ Ҷ. М. Кейнс саҳми назаррас гузоштааст.

Аммо бояд қайд кард, ки назарияи ғарбии иқтисодиёти хоҷагиҳои хонаводагӣ асосан дар давраи рушди устувори иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи капиталистӣ ташаккул ёфтааст. Ин назария ба масъалаҳои истеҳсоли дохилии хоҷагиҳои хонаводагӣ, ки аҳамияти онҳо дар қаринаи ташаккули муносибатҳои вижаи бозорӣ дар Тоҷикистони муосир меафзояд, нисбатан кам аҳамият медиҳад.

Дар солҳои истиқлолият дар илми иқтисодии Тоҷикистон теъдоди тадқиқоте, ки ба омӯзиши ҳамаи ҷанбаҳои фаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ, аз ҷумла асосҳои назариявӣ, методологӣ ва институтсионалии гузариш ба муносибатҳои бозорӣ равона шудаанд, зиёд гардид. Асарҳои олимони машҳур Раҳимов Р.К., Қаюмов Н.Қ., Раҳимзода Ш.М., Шарифзода М.М., Ёлмасов У.Р., Ҳабибов С.Х., Қодирзода Д.Б., Амонова Д.С., Кошонова М.Р., Исмоилова М.М., Орипов А.О., Ризокулов Т.Р., Бобоҷонов Д.Д., Низомова Т.Д., Улуғхоҷаева Х.Р., Газибеков С.А., Субҳонов А.И., Исмоилов М.М., Машокиров Ш.У., Шарипов З.У. ва дигарон аз ҷумлаи тадқиқоти бомуваффақият ба ҳисоб мераванд.

Масъалаҳои фаъолият дар баҳши хоҷагии хонаводагӣ таваҷҷӯҳи олимони ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни ватанӣ ва хориҷиро новобаста аз намуди низоми иқтисодӣ ва минтақаҳои кишвар ҷалб менамоянд. Дар кишварҳои мутараққӣ хоҷагиҳои хонаводагӣ солҳои зиёд як қисми муҳими низоми иқтисодии минтақавӣ ҳисобида мешавад, ки дар ҳамаи равандҳои танзими макро-, мезо- ва микроиқтисодӣ ба назар гирифта мешаванд. Нигоҳ доштан ва баланд бардоштани некӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ - яке аз вазифаҳои асосии низоми муваффақи иқтисодиёт мебошад. Аз як тараф, хоҷагиҳои хонаводагӣ ба иқтисодиёти кишвар ва минтақаҳо таъсири назаррас мерасонанд, аз тарафи дигар, рушди иқтисодӣ ҳуди хоҷагиҳои хонаводагӣ ва хусусияти қарорҳои дар он қабулшавандаро тағйир медиҳад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯҳои илмӣ. Мавзӯи диссертатсионӣ бо санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030: з.б. 3.2.Рушди минтақаҳо; б.4.Рушди сармояи инсонӣ; з.б.5.2.Шуғли пурмахсул, аз ҷумла Барномаи миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонун дар бораи танзими анъана, ҷашну маросимҳо дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015 иҷро шудааст.

Инчунин, аз рӯи самтҳои таҳқиқоти илмӣ кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот коркарди ҷанбаҳои назариявӣ амалии хоҷагиҳои хонаводагӣ, асоснок намудани махсусияти фаъолияти онҳо дар шароити иқтисодиёти бозорӣ, таҳияи тадбирҳои мушаххас оид ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти минтақа мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба мақсади гузошташуда вазифаҳои зерин муайян карда шудааст:

- таҳқиқ ва шарҳи мундариҷаи иқтисодии мафҳумҳои “хоҷагии хонаводагӣ”, “иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ”, бо мақсади муайян кардани ҷойгоҳ ва нақши онҳо дар иқтисоди минтақа;
- омӯختан ва низомбандии методологии рафтори иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёт;
- омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ ва имкони мутобиксозии онҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- арзёбии вазъият ва тамоюлҳои рушди иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии вилояти Суғд, робитаи мутақобилаи даромадҳои пулӣ, хароҷот ва пасандози аҳоли;
- арзёбии таъсири институтҳо (муассисаҳо) ба самаранокии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ ва ҳамкориҳои онҳо бо дигар субъектҳои хоҷагидорӣ - давлат ва ширкатҳо;
- ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтар намудани иқтисодиёт, ки дар шароити трансформатсионӣ асоси босуботи рушди иҷтимоӣ иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақаро ба вучуд меорад.

Объекти таҳқиқотро рушди хоҷагиҳои хонаводагии минтақаи Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунад.

Предмети таҳқиқот муносибатҳои иқтисодие мебошанд, ки дар раванди ташаккул ва рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар низоми иқтисодӣ иҷтимоӣ минтақа ба вучуд меоянд.

Фарзияи таҳқиқот. Дар асоси фарзияи тадқиқоти илмӣ андешаи муаллиф оид ба рушди хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодӣ иҷтимоӣ минтақа, ки метавонад ба беҳтаргардонидани некӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ ва ниҳоят ба рушди минтақа оварда мерасонад, муайян карда шудааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Дар тасҳеҳи асосҳои назариявии рушди иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ асарҳои бунёдии муҳаққиқони иқтисодшиносии соҳаи иқтисодиёти минтақавӣ, концепсияҳои муосир ва дастовардҳои олимони хориҷиву ватанӣ ва таҳияи чораҳо оид ба баланд

бардоштани натиҷабахшии онҳо бо мақсади ба даст овардани суръати устувори рушди иҷтимоию иқтисодӣ дар минтақа зоҳир мегардад.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертациониро вобаста ба вазифаҳои гузошташуда, таҳлили иқтисодии иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ бо назардошти хусусиятҳои иқтисодиёти минтақаи Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин усулҳои иқтисодии таҳлил, махсусан: таҳайюлотӣ (абстраксия) илмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣ-оқибатӣ, усули муқоисақунӣ, ҳулосабарорӣ, таҳлили маълумоти оморӣ, усули математикии иқтисодӣ ва ғайраҳо ташкил медиҳанд.

Сарчашмаи маълумот. Ба сифати пойгоҳҳои иттилоотии тадқиқоти диссертационӣ санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои иттилоотиву таҳлилий, интишороти илмӣ, мақолаҳо оид ба масъалаҳои ташаккул ва рушди иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ дар минтақа, ҳамчунин, натиҷаҳои мушоҳидаҳои худӣ истифода гардидаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертация дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода гардидааст.

Навгониҳои илмӣ таҳқиқот дар таҳияи ҷанбаҳои назариявӣю методиҳои инкишофи хоҷагиҳои хонаводагӣ, коркарди ҷорабиниҳо оид ба тақмили фаъолияти онҳо барои ба даст овардани рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа ифода меёбад.

Натиҷаҳои асосие, ки аз тарафи муаллиф пешниҳод шуда, навоариҳои илмӣ таҳқиқотро ташкил медиҳанд, инҳоянд:

- категорияҳои иқтисодии “хоҷагии хонаводагӣ” ва “иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ” муайян карда шудаанд. Тибқи он “хоҷагии хонаводагӣ” воҳиди иқтисодие мебошад, ки дар бахши истеъмолии иқтисодиёт фаъолият мекунад ва аз як ё якчанд шахс иборат буда, буҷети умумӣ дорад. Он соҳиб ва таҳвилгари ҳамаи омилҳои истеҳсолот дар иқтисоди бозорӣ буда, иқтисодиётро бо захираҳо, инчунин истеҳсол ва тақрири истеҳсоли “сармояи инсонӣ” таъмин менамояд ва барои ба ҳадди аксар расонидани эҳтиёҷоти шахсӣ талош меварзад. “Иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ” - ро дар низомии иқтисодӣ ҳам аз нуқтаи назари молу хизматҳои истеъмолий ва трансфертҳои иҷтимоӣ, ки аз давлат гирифта шудаанд ва ҳам аз нуқтаи назари захираҳое, ки ба иқтисодиёт таҳвил мегарданд, чун пайвандгари муносибатҳои иқтисодии давлат, корхона ва ташкилот муайян кардан мумкин аст;

- методикаи омӯзиши рафтори иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ пешниҳод карда шудааст, ки нобаробариҳои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, неқӯаҳволии моддӣ, имкониятҳои сармоягузорӣ ва маҳдудиятҳои иқтисодии аҳолиро ба назар мегирад ва ба ташаккули онҳо дар дохили минтақа мусоидат мекунад;

- дар асоси омӯзиши таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ имкониятҳои ҳифзи ҳуқуқҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатии онҳо ва танзими ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа

ҳангоми расидан ба синни нафақа; ташкили таҳсили бехтарин барои фарзандон дар хоҷагиҳои хонаводагии деҳот бо мақсади баланд бардоштани қобилияти зехнии онҳо барои имкони соҳиб шудан ба кори сердаромад, инчунин ташкили инфрасохтори муосир, ки боиси таъсиси кооперативҳо ва хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи агробизнес мегардад, пешниҳод шудаанд;

- таҳлили захираи иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ, даромаду хароҷот ва пасандози онҳо дар сатҳи вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, ки имкон медиҳад сатҳи фарқият дар ҷанбаи минтақавӣ муайян карда шавад;

- арзёбии таъсири нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар асоси усулҳои омӯрӣ. Барои таҳлили даромади пулии аҳоли, пеш аз ҳама, омилҳои муайян карда шудаанд, ки ба сатҳу сифати ҳаёти аҳоли таъсир мерасонанд;

- тақмили роҳҳои бехтар кардани вазъияти иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақа дар таҳлили таносуби даромади пулии хоҷагиҳои хонаводагӣ ва нишондиҳандаҳои калидии рушди иқтисодии минтақавӣ лаҳзаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, зеро захираҳои аҳоли ба рушди иқтисодии минтақа таъсири ҷиддӣ расонида метавонанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- муқаррароти илмӣ коркардшуда оид ба ворида тасҳеҳ ба моҳияти мафҳумҳои иқтисодии «хоҷагии хонаводагӣ» ва «иқтисодии хоҷагии хонаводагӣ»;
- таҳқиқи усулҳои арзёбии иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ва дигаргуншавии иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақа;
- муайян намудани самтҳои асосии тақмили рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодии минтақа;
- арзёбии вазъи захиравии хоҷагиҳои хонаводагӣ, сатҳи фарқияти онҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- муайян намудани сатҳи таъсири таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва тамоюли рушди он;
- коркарди тавсияҳо оид ба тақмили механизми идоракунии захираҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақа.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти амалӣ ва натиҷаи таҳлили кори илмӣ дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни фаъолияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли дар ҷодаи коркарди барномаҳои тараққиёти иқтисодии кишвар ва минтақаҳои он истифода шуда метавонад.

Натиҷаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби шӯъбаи кор бо занон ва оилаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд дар ҷараёни таҳия ва ба амал ҷорӣ намудани стратегияи инфрасохтори иҷтимоӣ – иқтисодӣ (маълумотнома таҳти №21/147 аз 15.07.2021), ҳамзамон дар ҷараёни таълим дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (маълумотномаи №94 аз 25.01.2021) мавриди истифода қарор гирифтаанд. Инчунин ҳулосаю пешниҳодоти диссертатсия дар

такмилӣ роҳҳои ташкилию иқтисодии рушди хоҷагии хонаводагии вилояти Суғд ва истифодаи пурраи иқтидори он саҳми арзанда гузошта метавонанд.

Баъзе хулосаҳои илмӣ диссертатсияро дар барномаҳои таълимии зерин истифода бурдан мумкин аст: иқтисодиёти минтақавӣ, иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ, идоракунии сармояи инсонӣ.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо интиҳоби усулҳои мақбули таҳқиқот, боэътимодии маълумотҳо, миқдори кофӣ маводи таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот дар доираи мавзӯ, ки муқаррароти илмӣ пешниҳодкардаи муаллифро дар диссертатсия собит мекунад, тасдиқ мешавад. Самтҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳои асоснок оварда шудаанд, ки таҳлили илмӣ натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ таҷрибавиро инъикос мекунад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Натиҷаҳои таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мутобиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Дар таҳқиқи диссертатсия доир ба муайян кардани ҳадаф, мавзӯ ва объекти тадқиқот, мудаллал сохтани номгӯи вазифаҳои таҳқиқот ва ҳалли онҳо, асоснок кардани заминаҳои назариявӣ ва методии таҳқиқот зоҳир мегардад. Иштироки бевоситаи унвонҷӯ дар таҳқиқот тавассути интишори мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи кор, баромадҳо дар конференсияҳои илмӣ амалӣ ва илмӣ-назариявии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, инчунин дар санчиши амалии натиҷаҳои диссертатсия собит мешавад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои илмӣ диссертатсия дар конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои иқтисодӣ ва демографияи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Хучанд, 2017), конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявии «Тоҷикистон-кишвари беназири сайёҳӣ ва макони ҳунарҳои мардумӣ» (Кӯлоб, 2018), конференсияҳои илмӣ - амалии байналмилалии «Моделҳои соҳибкорӣ иқтисодӣ ва менеҷмент» (Житомир, 2019), «Илми ҷавонон: мушкилот ва дурнамо» (ш. Макеевка, 2021), конференсияҳои анъанавии илмӣ-амалии ДДХБСТ “Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низомии ташаккули иқтисодиёти рақамӣ” (Хучанд, 2020), “Илм ва инноватсия дар низомии татбиқи ҳадафҳои Стратегии миллӣ” (Хучанд, 2021) ироа гардида, дар маводҳои конференсияҳои мазкур нашр шудаанд.

Интишороти аз рӯи мавзӯи диссертатсия. Муқаррароти ва натиҷаҳои асосии қисми диссертатсионӣ дар 11 мақолаҳои илмӣ бо ҳаҷми умумии 4,44 ҷ.ч., аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми умумии қисми 185 саҳифаи матни компютерӣ, аз ҷумла 22 ҷадвал, 7 расм ва 4 диаграммаро дар бар мегирад.

ҚИСМИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи таҳқиқи илмӣ, объекту предмети таҳқиқот, асоснокии мақсаду вазифаҳои таҳқиқот матраҳ гардидаанд. Ҷанбаҳои назариявӣ амалии инкишофи хоҷагиҳои хонаводагӣ, коркарди ҷорабиниҳо оиди тақмили фаъолияти онҳо дар самти ба даст овардани рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа асоснок карда шудаанд.

Дар боби аввали диссертатсия – “Асосҳои назариявии таҳқиқи хоҷагиҳои хонаводагӣ дар илми иқтисоди муосир”- тавсифи ҷанбаҳои назариявӣ ва моҳияти иқтисодию иҷтимоии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти бозорӣ; равияҳои методии арзёбии иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти минтақа; омӯзиши таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ ва имкониятҳои мутобиқати он дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Омӯзиши моҳияти иқтисодӣ ва хусусиятҳои ба сохтори намуди бозорӣ табдилёбии хоҷагиҳои хонаводагӣ имкон медиҳад, ки модели мувофиқи рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисоди гузариш таҳия ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шавад. Дар назди давлат вазифаи фаъолона иштирок кардан ва ҳамгиро сохтани захираҳои иқтисодии аҳоли дар гардиши иқтисодии минтақа гузошта шудааст. Инчунин барои фаъолияти мустақили иқтисодӣ ва имкониятҳои баробар барои оилаҳои синфҳои гуногун, оилаҳои серфарзанд, оилаҳои камбизоат фароҳам овардан заминаи устувори ҳукуқӣ лозим аст.

Дар асоси омӯзиши табиати иқтисодии хоҷагии хонаводагӣ метавон гуфт, ки аксарияти таърифҳои хоҷагии хонаводагӣ аҳамияти амалӣ доранд. Дар таърифҳои мазкур хоҷагиҳои хонаводагӣ чун низоми институтҳо шарҳ дода мешаванд ва зарурати бунёди онҳо дар мамлакатҳои тараққиқунанда ба ҳайси институтҳое, ки бо суръатафзоии иқтисодиёти минтақа мусоидат менамоянд, мавриди тавзеҳ қарор мегирад (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. - Нуқтаи назари олимони иқтисодӣ ба мафҳуми хоҷагии хонаводагӣ

<i>Манбаъ</i>	<i>Таърифи мухтасари “хоҷагии хонаводагӣ”</i>
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: 2-е изд., — М.: Норма, 2005. – С.576	Хоҷагиҳои хонаводагӣ бо пешниҳоди захираҳои зарурӣ (меҳнат, замин, сармоя, қобилиятҳои соҳибкорӣ) даромади пулӣ (музди меҳнат, иҷора, фоида, фоида) мегиранд.
Тюгашев Е.А. Экономика домашнего хозяйства и окружающего социума: Новосибирск, 2002. – С. 104	Хоҷагиҳои хонаводагӣ воҳиди асосии иқтисодӣ мебошад; як ё якчанд шахсоне, ки ихтиёран якҷоя зиндагӣ мекунанд, якҷоя ҳуҷра мепазанд ва аз идоракунии муштараки хоҷагии хонавода манфиат мегиранд.
Г.Беккер, Избранные труды по экономической теории «Человеческое поведение» экономический подход, Москва ГУВШЭ, 2003. – С.17	Хоҷагиҳои хонаводагӣ на танҳо моли бозорро истеъмол мекунанд, балки бо истифода аз молҳои бозор «молҳои истеъмолӣ» истеҳсол намоянд ва кӯшиш менамоянд, ки фоидаи ба даст овардани ба ҳадди аксар расонанд.

идомаи ҷадвали 1.

Раҳимов Р.К. Экономическая теория, Душанбе - «ИРФОН», 2008, - 492 с.	Оила ва ё умуман хоҷагии хонавода дар иқтисоди бозорӣ як воҳиди иқтисодие мебошад, ки аз як ё якчанд шахс иборат буда, мустақилона қарор қабул мекунад, барои ҳадди аксар қонеъ кардани ниёзҳои худ саъй намуда, ба онҳо афзалиятҳои муайян медиҳад, соҳиби ҳама гуна омилҳои истеҳсолот (аксар вақт қувваи корӣ) мебошад, истеҳсол ва таҷдиди «сармояи инсонӣ» - ро таъмин мекунад.
Машокиров Ш.У. Рыночные основы развития домашних хозяйств переходной экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: по спец. 08.00.01 Худжанд 2012, – С.8	Оила як воҳиди истеъмоли мебошад, ки ячейкаи ибтидоии ҷамъият буда, аъзоёни он дар асоси даромадашон ҳудашонро бо воситаҳои зарурии рӯзгузаронӣ таъмин мекунанд, инчунин, дар оила тақрористеҳсоли қувваи корӣ, тарбияи инсонӣ, психологияи инсон ташаккул меёбад.
Шарипов З.У. Сельские домохозяйства в развитии потребительской кооперации РТ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н.: по спец. 08.00.05. Душанбе 2007 г. – С.7	Хоҷагии хонаводагӣ унсури зарурии кооператсияи истеъмолкунандагон ва асоси устувории иҷтимоии ҷомеаи деҳот мебошад.

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст

Таҳлили назариявии таърифҳои, ки дар адабиёти иқтисодӣ оварда шудаанд, имкон медиҳад, ки ҳулосаҳои зерин бароварда шаванд:

Хоҷагии хонаводагӣ - воҳиди иқтисодие мебошад, ки дар бахши истеъмолии иқтисодиёт фаъолият мекунад, аз як ё якчанд шахс иборат буда, бучети умумӣ дорад, соҳиб ва таҳвилкунандаи ҳамаи омилҳои истеҳсолот дар иқтисоди бозорӣ аст, ки иқтисодиётро бо захираҳо, инчунин истеҳсол ва тақрористеҳсоли “сармояи инсонӣ” таъмин менамояд ва барои ба ҳадди аксар қонеъ кардани эҳтиёҷоти шахсӣ талош мекунад.

Тибқи назарияи институтсионалӣ, одамон баҳри муваффақияти стратегия ва ноил гардидан ба натиҷаи қаноатбахш, яъне то андозае барои ноил гардидан ба орзуҳоиашон амал мекунанд.²

Бинобар ин дар марҳилаи муосир дарёфти механизми иқтисодӣ, ки роҳҳои асосии мӯътадилгардонии инкишофи иҷтимоию иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақаро дар шароити иқтисодиёти давраи гузариш таъмин мекунад, яке аз самтҳои афзалиятноки тараққии ҷамъият мебошад. Натиҷаи ҳамкории талаботу пешниҳодот бо ёрии нарх ҳаҷми фурӯши молу хизматҳо дар бозори дохилӣ мебошад, ки аз сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва неқӯаҳволии аҳоли шаҳодат медиҳад.

Дар иртибот бо дигаргунӣҳо, ки дар иқтисодиёт ва ҷамъияти муосир ба амал меоянд, нақши хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти минтақа меафзояд. Онҳо ба ҳайси воҳидҳои асосии истеъмоли боқӣ мемонанд, ташаккул ва тақрористеҳсоли сармояи инсониро бар дӯш дошта, ҳамчунин

² Колдеева Е.В. Автореферат на тему «Институциональные основы экономических отношений в сфере домашних хозяйств и изменение их роли как субъектов хозяйствования» на соискание ученой степени к.э.н. по спец. 08.00.01 Ярославль, 2005. –С.10.

бо соҳибкорӣ машғул мебошанд, дар ташаккули ҷамъияти шаҳрвандӣ, иҷрои қарорҳои давлатӣ ширкат мебаранд, захираҳои иқтисодии онҳо ба сармоягузориҳои дохилии минтақаҳо тақдир меёбанд.

Моделҳои фаъолияти ин субъектро дар низомии муносибатҳои иқтисодӣ бо дигар субъектҳои муҳити институтсионалӣ асоснок намуда, муайян карда шуд, ки баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагӣ на танҳо аз ташкили корхона, балки аз иқтисоди субъектҳои дигар - хоҷагиҳои хонаводагӣ, давлат ва корхонаҳо вобаста аст.

Аз рӯи вазифаҳои дар боло қайдгардида дар иқтисодиёти бозорӣ усулҳои гуногуни арзбӣ ҳолат ва саҳми хоҷагиҳои хонаводагӣ ба иқтисодиёт истифода бурда мешаванд.³

Ҳангоми таҳлили қобилияти меҳнати хоҷагии хонаводагӣ нишондиҳандаҳои арзбӣ карда мешаванд, ки дар ҷадвали 2 оварда шудаанд. Дар он арзбӣ иқтидори меҳнатӣ дар асоси низомии ҳолгузори истифода бурда мешавад. Ҳолгузори тибқи нишондиҳандаҳои аз паст то баланд, яъне аз 0 то ҳоли максималӣ (ҳадди аксар) сурат мегирад. Нишондиҳандаҳои мазкурро олимони Шатилов И.Н. Комаров Е.И., Войтенко А.И.⁴ таҳқиқ карданд.

Ҷадвали 2. – Меёрҳои арзбӣ қобилияти меҳнати хоҷагиҳои хонаводагӣ

Иқтидори меҳнатӣ									
Сатҳи маълумот (M1)		Қобилияти корӣ (M2)		Маҳсулноқӣ (M3)		Вақти ҷустуҷӯи кор (M4)		Таҷрибаи корӣ (M5)	
меёрҳо	хол	меёрҳо	хол	меёрҳо	Хол	меёрҳо	хол	меёрҳо	хол
пойгоҳӣ ва паст	0	0,01-0,25	0	0,01-0,25	0	зиёда аз 1 сол	0	аз 1 сол кам	0
ибтидоӣ	1	0,26-0,50	1	0,26-0,50	1	аз 6 моҳ то 1 сол	1	аз 1 то 3 сол	1
миёнаи махсус	2	0,51-0,75	2	0,51-0,75	2	аз 3 то 6 моҳ	2	аз 3 то 5 сол	2
Олӣ	3	0,76-1,0	3			аз 3 моҳ кам	3	зиёда аз 5 сол	3

Аз ҷадвали 2 бармеояд, ки ҳангоми арзбӣ имкониятҳои ба қарб таъминкунӣ диққати асосӣ ба сатҳи маълумотноқӣ дода мешавад, яъне мавҷудияти маълумоти олӣ ё ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, маълумоти миёнаи умумӣ ва ғайра. Бинобар ин, агар дар хоҷагиҳои хонаводагӣ ҳиссаи аҳолии дорои маълумоти олӣ бештар бошад, он аз сифати баланди маълумотноқии хонавода шаҳодат медиҳад. Баъди арзбӣ, меёрҳо барои арзбӣ интегралӣ аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.

$$ИМ = M_1 \times K_{M1} + M_2 \times K_{M2} + M_3 \times K_{M3} + M_4 \times K_{M4} + M_5 \times K_{M5} \quad (1.1).$$

дар ин ҷо: ИМ- иқтидори меҳнати хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо ҳолҳо); M_1 , M_2 , M_3 , M_4 , M_5 – нишондиҳандаҳои иқтидорҳои меҳнатӣ (дар бандҳо); K_{M1} , K_{M2} , K_{M3} , K_{M4} , K_{M5} – коэффисиенти вазнии меҳнатталабӣ.

³ Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов// Экономика России: XXI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. – С.144-151.

⁴ Комаров Е.И., Войтенко А.И. Менеджмент социальной работы. М., Владос, 2014. – С.184.

Вазъи иқтидори амволии хоҷагии хонаводагӣ низ бо ҳамин роҳ муайян карда мешавад. Дар адабиёти мазкур⁵ низоми арзёбии амвол дар шакле, ки дар ҷадвали 3 омадааст, тавсиф шудааст.

Ҷадвали 3. - Меъёрҳои арзёбии иқтидори амволии хоҷагиҳои хонаводагӣ

Иқтидори амволӣ									
<i>Коэффитсиенти сохтмони манзил (A1)</i>		<i>Мавҷудияти манзили иловагӣ (A2)</i>		<i>Мавҷудияти нақлиёти шахсӣ (A3)</i>		<i>Мавҷудияти қитъаи замин (A4)</i>		<i>Пасандоз (A5)</i>	
меъёрҳо	хол	меъёрҳо	хол	меъёрҳо	хол	меъёрҳо	хол	меъёрҳо	хол
аз 0,33 кам	0	нест	0	нест	0	Нест	0	нест	0
0,33-0,66	1	ҳаст, дар деҳот	1	мошинаҳои категорияи 1	1	бе қитъаи замин	1	сахмия	1
0,67-1,00	2	ҳаст, дар шаҳр	2	мошинаҳои категорияи 2	2	дар масоҳати 20 км	2	пасандозӣ	2
аз 1 зиёд	3	дар маркази вилоят қарор дорад	3			бештар аз 20 км	3	маблағҳои худӣ	3

Иқтидори амволии хоҷагии хонаводагӣ, чи хеле ки дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст, ба нишондиҳандаҳои мухталифи зерин асос меёбад: коэффитсиенти сохтмони манзил, мавҷудияти манзили иловагӣ, мавҷудияти нақлиёти шахсӣ, мавҷудияти амволи ғайриистикоматӣ, мавҷудияти қитъаи замин, пасандоз.

Дар асоси нишондиҳандаҳои ҳисоб кардашуда дар ин самт низ арзёбии интегралӣ муайян карда мешавад, ки он аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$ИА = A_1 \times K_{M1} + A_2 \times K_{M2} + A_3 \times K_{M3} + A_4 \times K_{M4} + A_5 \times K_{M5} \quad (1.2).$$

дар ин ҷо: ИА- имкониятҳои амволии хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо ҳолҳо); A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 - нишондиҳандаҳои имкониятҳои амволӣ (бо ҳолҳо); K_{M1} , K_{M2} , K_{M3} , K_{M4} , K_{M5} – коэффитсиенти вазнии меъёри имкониятҳои амволӣ.

Аҳамияти хоҷагиҳои хонаводагӣ махсусан дар иқтисодиёти гузариш, вақте, ки истеҳсолоти ҷамъиятӣ аз ӯҳдаи қонунгардонидани талаботи ҳаётан муҳимми аҳоли набаромад ва аҳоли маҷбур шуд беш аз пеш ба худтаъминкунӣ гузарад, баланд гардид. Дар диссертатсия таҷрибаи хориҷӣ, ки ба рушди истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиши даромади аҳолии деҳот мусоидат мекунад, тадқиқ шудааст.

Амсилаҳои нави иқтисодӣ, аз қабилҳои аврупоӣ ва осӣёӣ, ба неқӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёт таъсир мерасонанд. Дар ин самт чунин тавсияҳо пешниҳод шудаанд: хоҷагиҳои хонаводагӣ на танҳо барои истеҳсол кардани маҳсулоти босифати кишоварзӣ, балки инчунин ба даст овардани малакаҳои кофӣ роҷеъ ба масъалаҳои ҳуқуқӣ низ имконият дошта бошанд; ҳифзи ҳуқуқҳои хонакорон ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатии онҳо ва танзими ҳифзи иҷтимоӣ ва таъминоти нафақагии онҳо ҳангоми расидан ба синну соли нафақа (баҳисобгирии вақти фаъолият дар

⁵ Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов// Экономика России: XXI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. - С.144-151.

хоҷагии хонаводагӣ ҳамчун собиқаи корӣ); қарздиҳии имтиёзнок ба хоҷагиҳои хонаводагии деҳот; расонидани хизматҳои логистӣ оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои хонаводагӣ. Дар диссертатасия таъкид шудааст, ки истифодаи таҷрибаи Ҷумҳурии Ёзбекистон дар иқтисодиёти хоҷагии хонаводагии ҷумҳурии мо аз манфиат холӣ нест.

Дар боби дувум – “Ҳолати муосир, хусусиятҳо ва иқтидори захиравии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон” – тамоюли рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар минтақа ва ҳолати иқтидории онҳо пешкаш гардидааст, баёни хоҷагиҳои хонаводагӣ чун манбаи асосии захираҳои иқтисодӣ, арзёбии хусусиятҳои муосири танзими фаъолияти хоҷагии хонаводагӣ ва омилҳои ба он таъсиррасонанда мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Таркиби бучети хоҷагиҳои хонаводагӣ, аз ҷузьҳои зерин иборат аст: даромади хоҷагии хонаводагӣ, истеъмоли хоҷагии хонаводагӣ, аз ҷумла аз истеҳсолоти худӣ, фаъолияти иқтисодӣ дар баҳши кишоварзӣ ва ғайрикишоварзӣ.

Даромадҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ дар рушд ва баланд бардоштани сифати ҳаёти хоҷагиҳои хонаводагӣ яке аз нақшҳои асосиро мебозанд. Алҳол динамикаи даромадҳо ба афзоиш тамоюл дорад. Ба ҳисоби миёна дар вилояти Суғд дар соли 2020 даромадҳои пулӣ ба ҳар сари аҳоли нисбат ба соли 2014 69,3% афзуда, 671,05⁶ сомони ро дар як моҳ ташикл кардааст (ниг. ба ҷадвали 4).

Ҷадвали 4. – Таркиби даромади умумии хоҷагиҳои хонаводагии вилояти Суғд, дар давраи солҳои 2014–2020

(ба ҳисоби миёна ба як аъзои хонавода дар як моҳ, бо сомонӣ)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		с. 2020 нисбати с. 2014	
	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %
Ҷамъи даромад	396,4	100,0	380,0	100,0	418,5	100,0	500,60	100,0	496,2	100,0	543,1	100,0	671,05	100,0	274,65	169,3
<i>аз он ҷумла:</i>																
1. даромадҳои меҳнатӣ	193,4	48,8	196,96	51,8	244,80	58,5	271,08	54,2	256,0	51,6	306,26	56,4	305,68	45,5	112,29	158,1
2. нафақа, ёрдампулӣ, стипендия, пардохтҳои ҷубронӣ, аз ҷумла қўмаки баширдўстона	19,04	4,8	20,30	5,3	22,74	5,4	27,48	5,5	26,24	5,3	33,41	6,2	49,47	7,4	30,43	2,6мар
3. даромад аз моликият ва фурӯши амволи ғайриманқул	0,05	0,01	0,01	-	0,83	0,2	0,54	0,1	1,23	0,3	0,62	0,1	25,47	3,8	25,42	5мар.
<i>идомаи ҷадвали 4</i>																
4. даромад аз хоҷагии ёрирасони шахсӣ	65,74	16,6	70,62	18,6	51,18	12,2	68,22	13,6	51,71	10,4	51,12	9,4	74,34	11,1	8,6	113,1

⁶. Омори солонаи вилояти Суғд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар в. Суғд, - Хучанд, 2021. - С. 211-213.

5. дигар даромадҳои пулӣ (аз ҷумла даромад аз фаъолияти тиҷоратӣ ва фаъолияти мустақилонаи касбӣ)	118,1	29,8	92,12	24,3	98,97	23,7	133,28	26,6	160,95	32,4	151,70	27,9	216,09	32,2	97,96	183,0
---	-------	------	-------	------	-------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	-------	-------


Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд – 2021с. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар в. Суғд, – Хучанд, 2021. – С. 211-213.

Дар ҳайати даромадҳои хоҷагӣҳои хонаводагӣ вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон се манбаи аз ҳама муҳимро ҷудо мекунанд: музди меҳнат, пардохтҳои иҷтимоӣ ва дигар даромадҳо. Манбаи асосии хоҷагӣҳои хонаводагӣ даромадҳои меҳнатӣ боқӣ мемонанд, ки дар соли 2020 ба ҳисоби миёна ба ҳар узви хоҷагӣҳои хонаводагӣ дар як моҳ 305,68 сомонӣ рост омад. Дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 динамикаи мусбати даромади меҳнатӣ (+58,1%) ба мушоҳида мерасад, ки чун афзоиши ҳиссаи он дар сохтори даромад инъикос ёфтааст.

Дар сохтори даромадҳои пулӣ ҳиссаи пардохтҳои иҷтимоӣ (аз ҷумла нафақа, ёрданпулӣ) дар соли 2020 7,4 % - ро ташкил кард. Аз солҳои 2014-2017 вазни қиёсии ин нишондиҳанда мунтазам меафзояд. Соли 2020 бо сабаби қарори стратегияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати зиёд кардани ҳаҷми нафақаю ёрданпулӣ дар он ҷаҳиши назаррас ба мушоҳида расид, ки ин болоравӣ нисбати соли 2014 ба андозаи 2,6 маротиба зиёд мебошад. Ҳиссаи баландтаринро дар таркиби умумии даромадҳо, дигар даромадҳо ташкил медиҳад, ки ҳиссаи он 32,2% дар соли 2020 ташкил додааст. Ба таркиби онҳо ба ғайр аз музди меҳнат ва пардохтҳои дорой хусусияти иҷтимоӣ, даромадҳо аз амвол, аз фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамчунин даромадҳои «ниҳонӣ» (расман ба ҳисоб нагирифта) дохил мешаванд.

Даромадҳои пулии хоҷагӣҳои хонаводагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар диаграммаи 1 оварда шудааст.

Диаграммаи 1. - Даромадҳои пулии хоҷагӣҳои хонаводагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар давраи солҳои 2014-2020



Асос: тадқиқоти худии муаллиф дар асоси бучети хоҷагӣҳои хонаводагӣ вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2014-2020

Афзоиши даромадро аввалин шуда аҳолии минтақаҳои захираву содиротии нисбатан «сарватманд» (ш. Хучанд – 68,6%, Конибодом 72,3%, Истаравшан-69,0%, Панҷакент-34,1% афзоиш дорад) ташкил дода,

ҳамчунин минтақаҳои аграрии дорои саноати мутараққӣ эҳсос карданд. Сипас, даромадҳои аҳолиро минтақаҳо ва ноҳияҳои рушдашон нисбатан суст давом медиҳанд (н.Б.Ғафуров-12,5%, н. Деваштич -8,4%, ш. Исфара – 8,1%, н. Спитамен-3,5%). (ниг. ба диаграммаи 1)

Хароҷоти буҷети хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти мамлакат нақши назаррас мебозанд. Имрӯз аз ҷониби кулли муҳаққиқон эътироф шудааст, ки ҳиссаи хароҷоти хоҷагиҳои хонаводагиро ба неқӯаҳволии аҳолии мамлакат мансуб доништан мумкин аст.

Сохтори истеъмоли бо даромади хоҷагиҳои хонаводагӣ саҳт вобаста аст (ниг. ҷадвали 5)

Ҷадвали 5. - Хароҷоти пулии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар давраи 2014-2020
(тибқи додаҳои тадқиқи интихобии хоҷагиҳои хонаводагӣ)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2020 нисбати 2014	
	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	сомонӣ	бо %	тағйир ёбӣ	(+,-) %
Ҷамъи хароҷот	367,85	100,0	349,21	100,0	396,60	100,0	452,72	100,0	448,26	100,0	491,3	100,0	646,1	100,0	278,25	175,6
аз он ҷумла:																
1) хароҷоти истеъмоли:	326,72	88,8	318,83	91,3	347,69	87,7	401,46	88,7	385,03	85,9	434,8	88,5	641,47	99,3	314,75	196,3
-барои хариди хӯрокворӣ	165,41	50,6	176,17	55,3	178,64	51,4	203,95	50,8	168,44	43,7	199,2	40,5	359,3	55,6	193,89	2,17м.
-барои хариди маҳсулоти ғайриозуқа	118,32	36,2	98,40	30,8	110,29	31,7	134,66	33,5	150,23	33,5	155,2	31,6	189,29	29,3	70,97	160,0
-барои хариди маишубот	0,59	0,2	0,51	0,2	0,44	0,1	0,46	0,1	0,54	0,1	0,44	0,1	1,57	0,24	0,98	2,6м.
-барои пардохти хизмати шахсӣ	42,40	13,0	43,75	13,7	58,32	16,8	62,39	15,6	65,75	14,7	80,0	16,2	83,34	12,9	40,94	196,6
2) Андозҳо, пардохтҳо	41,13	11,2	30,38	8,7	48,91	12,3	51,26	11,3	63,23	14,1	56,5	11,5	4,64	0,7	-36,49	11,3

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Солномаи оморӣ вилояти Суғд. Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Хучанд, 2021. – С. 214-215.

Дар соли 2020 дар вилояти Суғд хароҷоти истеъмоли ба ҳар узви хоҷагии хонаводагӣ ба ҳисоби миёна дар як моҳ 646,1 сомони ро ташкил кард, ки ин нисбат ба соли 2014 75,6% зиёд аст. Ин нишондиҳанда мувофиқи даромади умумии хоҷагии хонаводагӣ дар соли 2020 нисбатан камтар буда, аз он шаҳодат медиҳад ки хоҷагиҳои хонавода хароҷоти худро пӯшонида метавонад.

Дар ҳамин давра муқоиса бо соли 2014 ҳиссаи хароҷот ба озуқаворӣ 5 фоиз зиёд мебошад. Дар хоҷагиҳои хонаводагии дорои 3 фарзанд ва аз ин бештар хароҷоти истеъмоли ба хӯрокворӣ 6,0 фоиз кам шудааст, ҳамчунин нафақахӯрон бошанд коҳишҳои 0,4 фоизро ташкил додааст.

Тибқи арзёбӣ хароҷот ба хӯроқворӣ дар сохтори хароҷоти умумии хоҷагиҳои хонаводагӣ беш аз 50% -ро ташкил медиҳад. Дар ин қарина, қайд намудан бамаврид аст, ки «хароҷот ба хӯроқворӣ дар хароҷоти умумии аҳоли набояд аз 50% зиёд бошад ва дар оянда бо назардошти татбиқи тадбирҳои суръатафзои ба рушди сармояи инсонӣ набояд аз 30-35% зиёд шавад.⁷

Сохтори хароҷоти истеъмолии хоҷагиҳои хонаводагӣ нишон медиҳад, ки суръати афзоиши хароҷоти хоҷагиҳои хонаводагӣ баланд нест. Даромади хоҷагиҳои хонаводагӣ ба хароҷоти истеъмоли ва пасандоз ҷудо мешавад.

Ҳамин тариқ, чи қадаре ки қисми даромад бештар сарф шавад, ҳамон қадар камтар ба қисми пасандоз меравад. Аз тарафи дигар, агар таносуби байни истеъмол ва пасандоз бетағйир монад, пас ба сатҳи пасандоз ҳаҷми даромади хоҷагии хонаводагӣ таъсир мерасонад.

Бояд қайд кард, ки додаҳои ҷадвали 6 дар бораи ин хусусиятҳои истифодаи пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ дар шароити пасти экстремалӣ шаҳодат медиҳанд.

Ҷадвали 6. - Таносуби даромад, хароҷот ва пасандози хоҷагиҳои хонаводагии вилояти Суғд, дар давраи 2014-2020 (бо сомонӣ)

Нишондодҳо	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Даромади миёнаи якмоҳа ба як узви хоҷагии хонавода	396,35	380,0	418,5	500,6	496,2	543,1	671,05
Хароҷоти миёнаи якмоҳа ба як узви хоҷагии хонаводагӣ	367,85	349,2	396,6	452,72	448,26	491,3	646,1
Пасандоз ба як узви хоҷагии хонаводагӣ	28,5	30,8	21,9	47,88	47,89	51,8	24,95

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Солномаи оморӣ вилояти Суғд. Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Хучанд, 2021. – С. 211-213;

Аз додаҳои ҷадвали 6 маълум аст, ки таносуби даромаду хароҷот ва пасандози хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилоят мусбат буда, дар баъзе давраҳо бошад қимати пасандоз ба як узви хоҷагии хонаводагӣ аз ӯҳдаи ташаккули пасандоз дар ҳаҷми калон намебарояд. Дар оғози соли 2014 тамоюли хоҷагиҳои хонаводагӣ ба пасандоз дар гурӯҳи минтақаҳои мавриди тадқиқ 9,7%-ро аз бузургии умумии даромадҳои пулии дар ихтиёрбуда ташкил кард. Дар соли 2020 ин нишондиҳанда нисбатан паст шуд (3,7%).

Умуман, ҷалб ва ҳамгиро сохтани захираҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба гардиши иқтисодии минтақа ба рушди тамоми бахшҳои иқтисодиёт, яъне афзоиши сармоягузориҳои дохилӣ дар минтақа, шуғли аҳоли, некӯахлоқии мардум, амнияти озуқаворӣ ва афзоиши миллӣ таъсири мусбат мерасонад.

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо шумораҳои зиёди нерӯи корӣ тавсиф мешавад, шуғл роҳи беҳтарини афзоиши даромад ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли буда метавонад. Дар асари олимони тоҷик Раҳимов Р.К. ва Қаюмов Н.Қ. имкониятҳои ҳаллу ҷалби масъалаи шуғли аҳоли баррасӣ шудааст. Онҳо аз ҷумла қайд мекунанд: "... масъалаи

⁷ Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия // Азия – плюс. <http://news.tj>. (санаи истифодабарӣ 27.03.2019)

шуғли аҳолии қобили меҳнат ба яке аз монеаҳои асосӣ дар роҳи иқтисодиёти гузариш табдил ёфтааст".⁸ Дар ин марҳилаи рушди иқтисодиёти Тоҷикистон бояд рушди иқтисодии истеҳсолӣ ба амал ояд, ки бо мақсади баланд бардоштани даромади воқеӣ ва сатҳи зиндагии аҳоли ба афзоиши шуғли аҳоли равона карда мешавад. Ин, дар навбати худ, ба болоравии фаъолнокии иқтисодӣ суръат мебахшад ва ҳамчунин шартҳои асосии раҳӣ аз бӯҳрони иқтисодӣ хизмат мекунад.

Ҳамин тариқ, захираҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ба тамоми ҷанбаҳои фаъолияти иқтисодӣ таъсир мерасонанд, аз ин рӯ, давлат бояд ба ҳавасмандгардонии рушди онҳо диққати махсус диҳад.

Дар боби сеюм – “Такмили механизмҳои баланд бардоштани неқӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар минтақа” - самтҳои афзалиятноки танзими фаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ дар минтақа тасвир шудааст ва механизмҳои такмили беҳтаргардонии неқӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ дар минтақа муайян гардидаанд.

Дар диссертатсия алоқаи мутақобилаи сохтори рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ бо тамоми ҷузъҳо ва сохторҳои иқтисодиёти минтақавӣ, инчунин хусусиятҳои мушаххасоти асосӣ дар баробари таъсири муҳталифи берунӣ ва тағйироти дохилӣ нишон дода шудааст. (ниг.ба расми 1).



Расми 1. – Схемани сохтори ҳамкории хоҷагиҳои хонаводагӣ ва ҷузъҳои асосии иқтисодиёти минтақавӣ

Чӣ тавре, ки аз расми 1 бармеояд, хоҷагиҳои хонаводагӣ дар низоми иқтисодии минтақа ҷойгир шуда, тибқи тақсимоли меҳнат вазифаҳои махсуси истеҳсолӣ ва такрористеҳсолиро иҷро мекунанд. Ҳамкории бахши хоҷагиҳои хонаводагӣ дар сохтори иқтисодиёти минтақа иҷрои вазифаи муҳимтарини зеринро аз ҷониби хоҷагиҳои хонаводагӣ таъмин мекунад:

⁸ Каюмов Н.К., Рахимов Р.К. К вопросу о темпах экономического роста в условиях переходной экономики Таджикистана.// Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002. — №3. — С. 23-38.

қонёгардонии талаботи истеъмоли, ки шартӣ муҳимми фаъолияти механизми бозорӣ мебошад.

Қайд шудааст, ки амалигардонии фаъолияти меҳнатӣ ва истеъмолии молу хизматҳо дар ташаккули МММ бевосита иштирок мекунад, ба захираҳои инвестиционии минтақавӣ табдил ёфтани пасандози аҳоли бошад хусусияти стратегии дарозмуддат дорад. Таҳлили таъсири нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ бо истифодаи усулҳои муносири эконометрикӣ асос ёфтааст.

Ҳангоми арзёбии сатҳи ҳаёти хоҷагиҳои хонаводагӣ, пеш аз ҳама, омилҳоро ҷудо мекунад, ки ба сатҳу сифати ҳаёти аҳоли таъсир мерасонанд. Бинобар ин, тасҳеҳи талабот ба ташаккули сатҳи даромадҳо ва сифати ҳаёт мувофиқи мақсад ба назар мерасад. (ниг. ба ҷадвали 7)

Ҷадвали 7. – Нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии некӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ вилояти Суғд, дар солҳои 2010-2020

Солҳо	МММ ба ҳар сари аҳоли (ба нархҳои ҷорӣ, сомонӣ)	Даромади пулӣ моҳе ба як узви хонавода (сомонӣ)	Харочоти истеъмоли, (сомонӣ)	Шумораи миёнасолонаи кормандон (ҳаз.нафар)	Шумораи бекорони расман қайдшуда (ҳаз.нафар)
	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
2010	2600,8	277,96	213,42	398,7	14,6
2011	3123,1	308,34	258,28	391,7	12,7
2012	3814,9	369,42	305,75	389,6	11,8
2013	4348,9	425,62	339,43	393,9	11,4
2014	4695,8	396,4	326,72	401,5	10,9
2015	4793,7	380,0	318,83	402,0	10,9
2016	5722,0	418,5	347,69	401,9	10,8
2017	6712,9	500,6	401,46	402,7	9,7
2018	6900,3	496,2	385,03	408,2	8,1
2019	7585,8	543,1	434,80	421,5	8,9
2020	7853,7	671,05	641,47	432,4	7,9

Ҳисоби муаллиф аз рӯи сарчашмаи: Омори солонаи вилояти Суғд. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Хучанд, 2015. – С. 114-115; Омори солонаи вилояти Суғд. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Хучанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Барои муайян кардани омилҳое, ки ба маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ таъсир мерасонанд, модели бисёрномиаи регрессионӣ таҳлил намуда шуд, ки дар натиҷаи он муодилаи зерин ба амал омад:

$$Y = 7733,38 + 17,35x_1 + 12,54x_2 + 35,24x_3 - 396,28x_4 \quad (3.1)$$

Коэффисиентҳои чандириро дар ифодаи мутлақ муқоиса намуда, қайд кардан мумкин аст, ки дар марҳилаи ҷорӣ инкишофи Тоҷикистон нишондиҳандаи аз ҳама самарабахше, ки некӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагиро тавсиф мекунад, даромади миёнаи хоҷагиҳои хонаводагӣ (ба ҳар сари аҳоли) мебошад. Шумораи умумии нерӯи корӣ бошад ҳиссаи баланд дорад.

Натиҷаҳои регрессияи бисёрномиа дар ҷадвали 8 оварда шудааст.

Ҷадвали 8. – Коэффисиенти чандирии омилҳо

Аломати омилӣ	бо %
Даромади пулӣ ба як узви хонавода, дар як моҳ	17,35
Хароҷоти истеъмоли	12,54
Шумораи миёнасолони кормандон	35,24
Шумораи бекорони расман ба қайд гирифташуда	-3,96 маротиб

Муаллиф дар асоси манбаи зерин ҳисоб кардааст: Солномаи оморӣ вилояти Суғд. Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Хучанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.


Аз рӯи муқоисаи коэффисиенти чандирий, метавон қайд кард, ки агар даромади пулӣ моҳе ба як узви хонавода 1% зиёд шавад, МММ 17,35% меафзояд. Дар марҳилаи кунунии рушди минтақа нишондиҳандаи самаранокӣ, ки сатҳи маҷмӯи маҳсулоти минтақаро ба ҳар сари аҳоли муайян мекунад, ба тағйирёбии шумораи миёнаи шуғлнокон ҳассос мебошад, ҳар як фоиз зиёдшавии он боиси 35,24% афзудани МММ мегардад. Бекорӣ низ ба МММ алоқаманд аст: як банди фоизӣ камшавии шумораи бекорон боиси 4,0 маротиба зиёд шудани маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ мегардад. Ҳамин тариқ, амсилаи таҳия гардида пурра қобили қабул ва мувофиқи мақсад буда, ҳамаи коэффисиентҳои регрессия муҳимманд ва мутаносибан, онҳоро барои қабули қарор ва ояндабинӣ истифода бурдан мумкин аст.

Натиҷаҳои таҳлили ба дастамада нишон медиҳанд, ки зичии алоқии мутақобилаи байни аломатҳо мусбат аст, зеро, чи тавре ки маълум шуд, коэффисиенти коррелятсия ба $R=0,984$ баробар мебошад. Ҳамчунин коэффисиенти детерминатсия ҳисоб карда шуд, ки он $R^2=0,969$ -ро ташкил кард. Аз ин ҷо бармеояд, ки вобастагии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ аз тағйирёбии даромади миёна ба ҳар сари аҳоли бо назардошти омилҳои мавриди тадқиқ тақрибан 96,9%-ро ташкил мекунад.

Тадқиқ нишон дод, ки тибқи модели таҳияшуда таъсири аз ҳама зиёдро тағйирёбии даромади хоҷагӣҳои хонаводагӣ дар солҳои қорӣ ва қаблӣ, тағйирот дар ҳаёти аҳолии шуғлнок, сипас МММ ва хароҷоти истеъмоли мерасонанд.

Механизми муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодиёти минтақа яке аз самтҳои фаъолияти ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, он метавонад дар рушди иҷтимоию иқтисодиёти минтақа нақши худро гузошта бошад.

Танзими хоҷагӣҳои хонаводагӣ дар амалигардонии вазифаҳои асосии иҷтимоии онҳо дар рушди иқтисодиёти минтақа самти муҳим ба шумор меравад. Аз нуқтаи назари нақш ва аҳамият дар иқтисодиёти минтақа хоҷагӣҳои хонаводагӣ субъектҳои худташқилшудаи хоҷагидорӣ мебошанд (ниг. ба расми 2).



Расми 2. - Танзими фаролияти хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғд

Хочагиҳои хонаводагӣ ба ташаккулу рушди иқтисодии бахши воқеии иқтисодиёти минтақа таъсири назаррас мерасонанд, ки он дар самтҳои зерин ифода меёбад:

- таъмини пешниҳодот дар бозори омилҳои истеҳсолот, зеро хочагиҳои хонаводагӣ таҳвилгарони захираҳои истеҳсоли (меҳнатӣ, қобилиятҳои соҳибкорӣ, сармоя) мебошанд;

- таъмини сатҳи барои фаъолияти механизми бозорӣ зарурии талаботи истеъмоли ба молу хизматҳое, ки корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ истеҳсол кардаанд;

- пур кардани қисми даромади буҷети давлатӣ тавассути пардохти андоз ва дигар намудҳои пардохтҳои ҳатмӣ;

- ташаккули андӯхт ва инвеститсияҳо аз ҳисоби пасандози хочагиҳои хонаводагӣ, ки барои ширкатҳо ва давлат сарчашмаи сармоягузорию истеҳсолот мебошад;


- такрористеҳсолу рушд ва амалигардонии сармояи инсонӣ тавассути иштиғол дар соҳаҳои муҳталиф;

- баланд бардоштани неқӯаҳволии хусусии хочагиҳои хонаводагӣ тавассути рушди бизнеси оилавӣ, ки он умуман ба рушди иқтисодиёти бозорӣ мусоидат мекунад.

Таҳияи модели муосири хочагии хонаводагӣ дар рушди минтақа бо истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хочагии хонаводагӣ дар минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ - иқтисодии минтақа ва ташкили ҷойҳои корӣ, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои хочагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатӣ, баҳодихии омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳу сифати ҳаёти аҳоли метавонад омили рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа бошад.

Сиёсати давлатии оилавӣ низоми мақсадҳои вазифахоро дарбар мегирад, ки ба рушд, такрористеҳсол ва ҳифзи оила чун асоси бунёдии ҷамъият, нигоҳдории арзишҳои анъанавии оилавӣ, баланд бардоштани нақши иҷтимоӣ иқтисодӣ ва маънавии хочагиҳои хонаводагӣ дар тараққиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд. Давлат ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, ки масъули ҳифзи иҷтимоии аҳоли, рушди иқтисодии ҳудудҳо ва таъмини сифати ҳаёти аҳоли мебошанд, бояд тадбирҳои оид ба дастгирии иқтисодиёти хочагиҳои хонаводагӣ, ки ба афзоиш ва рушди иқтисодии стратегӣ чидду ҷаҳд мекунанд, таҳия намоянд.

Таснифи илмӣ бозорҳои истеъмолии минтақавӣ ва таҳлили аниқии иқтисодӣ имкон медиҳанд тадбирҳое андешида шаванд, ки ба баланд бардоштани ҷаззобияти бозорҳо барои истеҳсолкунандагону истеъмолкунандагон ва пешгӯии рушди онҳо мусоидат менамоянд. Натиҷаҳои ба даст омадари хангоми таҳияи барномаҳои рушди минтақавӣ истифода бурдан мумкин аст (ниг. ба расми 3).



Расми 3. - Механизми некӯаҳволии ҳоҷагӣҳои ҳонаводагӣ дар минтақа

Ҳамин тариқ, ба мақсади ангеизиш додану ҳавасманд кардани хоҷагиҳои хонаводагӣ ба пешбурди стратегияи хоҷагии хонаводагӣ амалигардони тадбирҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

- ба аҳоли дар шакли семинарҳо, тренингҳо, курсҳо, машварату маслиҳатҳо, интишори адабиёти махсус ва ғайра омӯзонидани пешбурди самарабахши хоҷагидорӣ.

- ба вучуд овардани шароит барои амалҳои ғайриқонунии мустақилонаи хоҷагиҳои хонаводагӣ оид ба рӯзгузаронӣ ва ворид сохтан ба муносибатҳои нави ҷамъиятӣ;

- ташкил кардани ёрии мушаххаси воқеӣ ба он хоҷагиҳои хонаводагӣ, ки бо сабабҳои объективӣ мустақилона аз мӯҳтоҷӣ барои наметавонанд: сухан дар бораи гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ заъфпазири аҳоли меравад, ки дар шароити экстремалӣ қарор доранд.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои асосии илмӣ диссертатсия

Таҳқиқи рушди хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодӣ иҷтимоӣ минтақа онро водор сохт, ки чунин самтҳо амалӣ гардонда шаванд: шароити хуб барои хоҷагиҳои хонаводагӣ фароҳам оварда шаванд; ба онҳо ҳуқуқ ба ҳаёти хубтар таъмин гардад; таҳсил, ҳифзи тандурустӣ ва дар маҷмӯъ неқӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагиро дар минтақа таъмин карда шаванд.

Аз ин лиҳоз, натиҷаҳои таҳқиқ чунин хулосаҳо ба миён меоварад:

1. Дар шароити таъмини рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодии минтақаҳо, баланд бардоштани рақобатпазирӣ онҳо ба истифодаи иқтидори хоҷагиҳои хонаводагӣ ва ғайриқонунии механизмҳои иқтисодии ғайриқонунии онҳо диққати махсус дода мешавад. Дар асоси ҷамъбасти муносибатҳои муҳталифи олимони ватанӣ хориҷӣ ба таърифи категорияи «хоҷагии хонаводагӣ» мо хусусияти зеринро ҷудо намудем: “хонавода ин маҷмӯи афродест, ки бо ҳама ҷиҳатҳои барои ҳаёт зарурӣ таъминанд, маблағҳои худро пурра ё қисман ҷамъ мекунанд”. “Хоҷагии хонаводагӣ истеҳсоли муштаракӣ молҳо, мубодила, тақсимот ва истеъмоли онҳо дар бар мегирад, ки дар муносибатҳои иқтисодии тақриристеҳсолкунӣ ва таъбиқи иқтидори инсонӣ, бо мақсади қонеъ соختани ниёзҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва маънавии онҳо иштирок мекунанд”. [2-М]

2. Методикаи баҳодиҳии иқтидори иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ ва дигаргуншавии иқтисодиёти хоҷагиҳои хонаводагии минтақа таҳия карда шуд, ки бар хилофи методикаҳои мавҷуда нобаробариро дар рушди иҷтимоӣ иқтисодии худудҳо, неқӯаҳволии моддӣ, имкониятҳои инвеститсионӣ ба назар мегирад ва боиси ташаккули стратегияҳои инвеститсионии онҳо дар дохили минтақа мегардад. Ин ба тақмили механизми дигаргуншавии захираҳои аҳолии минтақа дар асоси муносибати тафриқавӣ имконият медиҳад.

3. Таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар кишварҳои, аз қабили ИМА, Чопон, Русия, Олмон, Дания, Хитой, Ўзбекистон ва як қатор кишварҳои дигари Аврупои Ғарбӣ омӯхта ва ҷамъбаст карда шудааст.

Маълум гардид, ки истифодаи усулҳои пешқадами хоҷагии хонаводагии Ҷумҳурии ҳамсоияи Ёзбекистон бештар ба иқтисодиёти мамлакат мувофиқтар аст. [4-М]

4. Дар асоси таҳлили вазъ ва тамоюлҳои рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар минтақа ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:

- аввалан, имкониятҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақа фарқ мекунамд, зеро баъзе аз хоҷагиҳои хонаводагӣ масъалаҳои аъзоёни худро мустақилона ва дар сатҳи сазовор ҳал мекунамд, бархе аз онҳо бошанд, дучори эҳтиёҷоти рафънопазир мешаванд. Ҳамин тариқ, мақомоти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, ки фарқи воқеии хоҷагиҳои хонаводагиро дарк мекунамд, метавонанд ба шахсоне ёрӣ расонанд, ки ба кӯмак бештар ниёз доранд;

- дуюм, эҳёи хоҷагиҳои хонаводагӣ яке аз самтҳои асосии мутобиқшавии аҳоли ба шароити нави зиндагӣ буд, ки дар натиҷаи таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадааст. Хоҷагиҳои хонаводагии кишвар дар шароити душвортарини таҳаввулот сатҳи баланди устувориро нишон доданд, ки ба туфайли ин шумораи зиёди аҳоли дар ин давра ба кор таъмин карда шуд. [1-М]

5. Арзёбии истифодаи даромад ва хароҷоти хоҷагиҳои хонаводагӣ, ки тибқи таҳқиқот ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:

- даромади пулӣ ба ҳар сари аҳоли бояд ба майли хоҷагиҳои хонаводагӣ ба пасандоз таъсири чандирӣ расонад. Дар ҳақиқат, дар шароити рушди устувории иҷтимоию иқтисодии минтақа афзоиши даромадҳои пулӣ бояд хоҷагиҳои хонаводагиро ба зиёд намудани майл ба пасандоз ҳавасманд гардонад, то дар оянда ба харидҳои калон маблағгузорӣ кунанд, захираи назарраси маблағҳои пулӣ «барои рӯзи мабодо» дошта бошанд;

- банақшагирии хароҷот ва назорати иҷрои қисми хароҷоти буҷаи хонавода, идоракунии оқилонаи моддаҳои алоҳидаи он метавонад то андозае тамоюли манфиро сабук кунад. [1-М]

6. Истифодаи модели бисёрмилаи иқтисодию математикӣ онро водор сохт, ки таъсири аз ҳама зиёдро ба сатҳи МММ чунин омилҳо ба монанди тағйирёбии даромади хоҷагиҳои хонаводагӣ дар солҳои ҷорӣ ва қаблӣ, тағйирот дар ҳаёати аҳолии шуғлноқ, сипас хароҷоти истеъмоли мерасонанд. [5-М]

7. Таҳияи модели муосири хоҷагии хонаводагӣ дар рушди минтақа бо истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ дар минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ - иқтисодии минтақа ва ташкили ҷойҳои корӣ, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои хоҷагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатии онҳо ва таъмини нафақаи ҳини ба синни нафақа расидани онҳо, баҳодиҳии омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳи сифати ҳаёти аҳоли метавонад омили рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа гардад.

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:

- рафтори иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ, ки бо ниҳодҳои давлатӣ вобастагӣ доранд, аз ҷониби давлат дастгирӣ ва ҳавасманд карда шаванд;
- дар деҳот ба вучуд овардани инфрасохторе, ки барои фаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ шароити мусоид фароҳам меорад;
- хоҷагиҳо бояд ба истехсол ва фурӯши маҳсулоти мушаххаси кишоварзӣ мутобик ва махсус гардонида шаванд, зеро дар ин ҳолат имкони доимо кам кардани арзиши мол, беҳтар намудани сифати он ва таҳкими мавқеи худ дар бозор имконпазир мегардад;
- аз ҷониби сохторҳои дахлдори ҳукумати маҳаллӣ ташкил кардани курсҳои даврӣ дар муассисаҳои таълимии кишоварзӣ ё дар бизнес – инкубаторҳо барои аъзои хоҷагии хонаводагӣ, то онҳо на танҳо дар бобати истехсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ дониш дошта бошанд, балки инчунин роҷеъ ба коркард, логистика ва фурӯш, ҳамчунин масъалаҳои ҳуқуқӣ низ малакаҳои кофӣ ба даст оварда тавонанд;
- бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ташаккули рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар сатҳи минтақа, заминаи бозғатимоди иттилоотро оид ба вазъи иҷтимоию иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ таъсис додан зарур аст;
- барои рушди устувори иқтисодию иҷтимоии хоҷагиҳои хонаводагӣ чораҳои зеринро андешидан бомаврид аст: баланд бардоштани сатҳи даромади хоҷагиҳои хонаводагӣ тавассути баланд бардоштани нерӯи зехнӣ ва меҳнати аъзоёни он, таъмини шуғли пурсамари аъзои хонаводаҳо, рушди соҳибкорӣ ва тичорати оилавӣ;
- ҳифзи ҳуқуқҳо барои коргарони хонагӣ ва хунармандон, инчунин ҳисоб намудани фаъолияти шахсии онҳо дар хонавода ҳамчун собиқаи корӣ, танзими таъминоти иҷтимоӣ ва нафақа хангоми расидан ба синни нафақа таъмин гардад. [4-М]

Феҳрасти интишорот аз рӯи мавзӯи диссертатсия (бо забони аслӣ):

А) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[1-М]. Негматова Ш.Ф. Буҷаи оила – нишондиҳандаи дараҷаи зиндагии аҳоли [Матн] / Ш.Ф.Негматова // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2018. - №4 (77). – С. 76-83 (ISSN 2411-1945);

[2-М]. Негматова Ш.Г. Концептуальные основы домохозяйства и их особенности в условиях рынка [Текст] / Ш.Г.Негматова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук – Душанбе, 2019. - №3, часть II. – С. 180-185 (ISSN 2413-5151);

[3-М]. Негматова Ш.Ф. Роҳҳои баланд бардоштани иқтисодиёти оилавӣ [Матн] / Ш.М. Зокирова, Ш.Ф.Негматова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2019. - №9, қисми II – С. 77-81 (ISSN 2413-5151);

[4-М]. Негматова Ш.Ф. Таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагии хонаводагӣ ва имкониятҳои мутобикгардонии он ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон

[Матн] / Ш.М. Зокирова, Ш.Ф.Негматова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2020. -№1 (82). –С. 62-70 (ISSN 2411-1945);

[5-М]. Негматова Ш.Ф. Самтҳои афзалиятноки танзими ҷаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғд [Матн] / С.А. Ғозибеков, Ш.Ф. Негматова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2021. -№3 (88). –С. 61-70 (ISSN 2411-1945);

Б) Мақолаҳои илмие, ки дар нашриҳои дигар ҷоп шудаанд:

[6-М]. Негматова Ш.Г. Роль домашних хозяйств на формирование и развитие розничной торговли. Международная научно-практическая конференция «Предпринимательская модель экономики и управление развитием предприятия».- Житомир, 2019. - С. 868-871. (0,3 п.л.)

[7-М]. Негматова Ш.Г. Зарубежный опыт развития домохозяйств и возможности его адаптации к экономике РТ. Международной научно-практической on-line конференция «Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития». - Житомир, 2019. - С. 443-450. (0,5 п.л.)

[8-М]. Негматова Ш.Ф. Касбу ҳунариҳои мардумӣ – асоси рушди иқтисодии оила. Конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ ҳаёати профессорону омӯзгорон таҳти “Тоҷикистон - кишвари беназири сайёҳӣ ва мақоми ҳунариҳои мардумӣ”, Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. - Қўлоб, 2018. - С. 153-158. (0,4 ҷ.ҷ.)

[9-М]. Негматова Ш.Ф. Маҷмӯи хонаводаҳо дар сатҳи гардиши молии минтақа. Конференсияи анъанавӣ илмӣ-амалии профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯён, таҳти унвони “Илм ва инноватсия баҳри иҷрои ҳадафҳои миллӣ”. - Хучанд, 2019. ДДХБСТ. - С. 71-74 (0,3 ҷ.ҷ.)

[10-М]. Негматова Ш.Ф. Роҳҳои рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар деҳот. Конференсияи анъанавӣ илмӣ-амалии устодон ва донишҷӯён, баҳшида ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, - Хучанд, 2020. ДДХБСТ. - С. 127-131. (0,3 ҷ.ҷ.)

[11-М]. Негматова Ш.Г. Теоретические основы домохозяйства и их особенности // Международная научно-практическая конференция «Молодежная наука: вызовы и перспективы». ТОМ VII. – Макеевка, 2021. - С. 183-188. (0,3 п.л.)

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВА,
БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ**

**УДК 332 (575.3)
ББК 65.9 (5т)
Н - 44**

На правах рукописи

НЕГМАТОВА ШОХИДА ГУФРОНОВНА

**РАЗВИТИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА В
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
(на примере Согдийской области Республики Таджикистан)**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.03 - Региональная и
территориальная экономика**

ХУДЖАНД – 2022

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия и региона
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Научный руководитель:

Газибеков Садриддин Арслонбекович,
доктор экономических наук, профессор
кафедры менеджмента и маркетинга
Института экономики и торговли
Таджикского государственного
университета коммерции

Официальные оппоненты:

Амонова Дильбар Субхоновна, доктор
экономических наук, профессор кафедры
менеджмента и маркетинга Российско -
Таджикского (Славянского) университета

Субхонов Акбар Идрисович, кандидат
экономических наук, доцент,
заведующий отделом демографических
исследований Института экономики и
демографии НАНТ (ИЭД НАНТ)

Ведущая организация:

Таджикский национальный университет

Защита состоится «___» _____ 2022 года в 09.00 часов на заседании
диссертационного совета 6D.KOA-013 при Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики (735700, Республика Таджикистан,
Согдийская область, город Худжанд, 17 микрорайон, дом 1, e-mail:
dstsulbp@mail.ru, телефон ученого секретаря: (+992) 927711342).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики (<http://ds.tsulbp.tj>).

Автореферат разослан «___» _____ 2022 года.

**Учёный секретарь
диссертационного совета**

Самадова З.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В условиях экономических преобразований роль экономики домашнего хозяйства как устойчивой социально-экономической единицы общества становится всё более важной.

В Таджикистане только в последние годы домашние хозяйства изучаются как важная экономическая единица, которая может повысить конкурентоспособность региона и обеспечить будущее социально-экономическое развитие. Ведь в современных условиях домохозяйства являются одновременно потребителями и активными производителями в экономической структуре страны в целом и отдельного региона в частности. Это свидетельствует о развитии таких экономических функций домашних хозяйств, как личное подсобное хозяйство, индивидуальный труд и предпринимательство, семейный бизнес, надомный труд, ремёсла, дехканское хозяйство, фермерское хозяйство, деятельность которых построена на домашнем труде. То есть, домашние хозяйства обеспечивают экономику факторами производства, поставляют их на рынок ресурсов, получают доход и покупают товары и услуги для удовлетворения потребностей членов домашних хозяйств. Домохозяйства также обеспечивают производство и воспроизводство «человеческого капитала», а сбережения домохозяйств являются источником сбережений и инвестиций, что имеет решающее значение в развивающейся экономике.

Можно сказать, что развитие общества в трансформационный период характеризуется необходимостью осознания особой роли домохозяйств в повышении уровня жизни населения. В связи с этим Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил и обязал: “Министерствам труда, миграции и занятости населения, промышленности и новых технологий, образования и науки, комитетов по делам молодежи и спорта, женщин и семьи, развитию туризма, исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов необходимо изучить вопрос занятости членов каждой семьи в стране и обеспечить их привлечение в сферу сельского хозяйства, надомного труда, кустарного производства, народных ремесел, а также во временные работы и обслуживанию”.⁹

Изучение теоретических и методологических аспектов превращения экономических ресурсов домашних хозяйств в капитал действующих хозяйствующих субъектов, ведущих к экономическому развитию региона и снижению социальных рисков, определило выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы. Многие учёные представители разных школ и областей экономической мысли, изучали проблемы формирования и использования экономических ресурсов домашних хозяйств, например А. Смит, Т. Веблен, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Беккер, Р. Поллак и другие, в том числе российские учёные-экономисты: Жеребин В.М., Петухова Е.П., Белозеров С.А., Нуреев Р.М., Елисеева И.И., Олейник А., Романов А.Н.,

⁹ Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22.12.2017 г. [электронный ресурс] URL: <http://www.president.tj> (дата обращения 17.08.2020).

Нугуманова Л.Ф., Римашевская Н.М., Суринов А.Е., Тюгашев Е.А., Чаянов А.В., Чернова В.А. и другие.

Значительный вклад в развитие отношений «сбор - сбережение - экономические ресурсы домохозяйств» внесён Дж.М. Кейнсом, Ф. Хайеком и другими учеными.

Однако следует отметить, что западная теория экономики домашнего хозяйства сформировалась в основном в период устойчивого экономического роста развитых капиталистических стран. Эта теория уделяет относительно мало внимания вопросам внутреннего производства домашних хозяйств, важность которых возрастает в контексте формирования специфических рыночных отношений в современном Таджикистане.

За годы независимости национальная экономика Таджикистана расширила объём исследований, направленных на изучение всех аспектов деятельности домашних хозяйств, включая теоретические, методологические и институциональные основы перехода к рыночным отношениям. Среди наиболее успешных исследований - труды известных учёных Рахимова Р.К., Каюмова Н. К., Рахимзоды Ш.М., Шарифзоды М.М., Улмасова У.Р., Хабибова С.Х, Кадырзоды Д.Б., Амоновой Д.С., Кошоновой М.Р., Исмоиловой М.М., Орипова А.О., Ризокулова Т.Р., Бабаджанова Д.Д., Низомовой Т.Д., Улугходжаевой Х.Р., Газибекова С.А., Субхонова А.И., Исмаилова М.М., Машокирова Ш.У., Шарипова З.У. и других.

Не зависимо от типов экономической системы и регионов страны проблемой деятельности сектора домашних хозяйств привлекают внимание отечественных, зарубежных учёных и специалистов в различных областях. Семейный комплекс в развитых странах в течение многих лет считается важной частью региональной экономической системой, которая представляет интересы всего населения и учитывается во всех процессах макро-, мезо- и микроэкономического регулирования. Одной из главных задач успешной экономической системы является сохранение и повышения благосостояния домашних хозяйств. С одной стороны, домохозяйства оказывают значительное влияние на экономику страны и региона, с другой стороны, экономическое развитие меняет само домашнее хозяйство и характер принимаемых в нём решений.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертационное исследование выполнено на основании нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года: п. 3.2 Развитие регионов; п.4. Развитие человеческого капитала; п. 5. Продуктивная занятость, а также на основании среднесрочной Программы развития Республики Таджикистан, Закона о регулировании традиций, обрядов и торжеств Республики Таджикистан и Стратегии повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы.

Также диссертационное исследование проводилось согласно научному направлению кафедры экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и практических аспектов домашних хозяйств, обосновании специфики их деятельности в условиях рыночной экономики и разработке конкретных мер по повышению эффективной деятельности домохозяйств в экономике региона.

Задачи исследования. Для достижения данной цели были определены следующие задачи:

- исследование и интерпретация экономического содержания понятий «домашнее хозяйство», «экономика домашнего хозяйства» с целью определения их места и роли в региональной экономике;
- изучение и методологическая систематизация экономического поведения домашних хозяйств в экономике;
- изучение и обобщение зарубежного опыта развития фермерских хозяйств и возможностей их адаптации к экономике Республики Таджикистан;
- оценка ситуации и тенденций развития экономического потенциала домохозяйств Согдийской области, взаимосвязи денежных доходов, расходов и сбережений населения;
- оценка влияния институтов (учреждений) на эффективность развития домохозяйств и их взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами - государством и фирмами;
- поиск путей улучшения ситуации в экономике, что даст основу для стабилизации социально-экономического развития домохозяйств региона в условиях трансформации.

Объект исследования - развитие домашних хозяйств Согдийской области Республики Таджикистан.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе становления и развития домашних хозяйств в социально-экономической системе региона.

Гипотеза исследования. Гипотеза определена на основании научной идеи о необходимости развития домашних хозяйств в социально-экономической системе региона, которое может обеспечить улучшение благосостояния домашних хозяйств и в конечном счете достичь развития региона.

Теоретические основы исследования заключаются в уточнении теоретических основ экономического развития домохозяйств и в разработке мер по повышению их результативности с целью достижения устойчивых темпов социально-экономического развития регионов страны.

Методологические основы исследования. Исходя из поставленных задач диссертационного исследования, анализируется экономический потенциал домохозяйств с учетом экономических особенностей Согдийской области Республики Таджикистан с использованием экономических методов анализа, в частности научной абстракции, анализа и синтеза, факторно-результативного анализа, сравнительного метода, анализа статистических сведений, экономико-математических методов и т.д.

Информационная база исследования. Источниками информации для диссертационного исследования являются нормативно - правовые акты Республики Таджикистан, данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, информационно-аналитические данные, научные публикации, статьи по проблемам становления и развития домашних хозяйств в регионе, а также результаты собственных наблюдений.

Исследовательская база. Диссертационное исследование проводилось на кафедре экономики предприятий и региона Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раскрытии теоретических и методических аспектов развития домохозяйств, разработке мероприятий по совершенствованию их деятельности для достижения социально - экономического развития региона.

Основные результаты работы, проведенной автором, представляющие собой научную новизну исследования, составляют следующее:

- определены экономические категории «домашнее хозяйство» и «экономика домашнего хозяйства». В соответствии с этим, «домашнее хозяйство» - экономическая единица функционирующей в потребительском секторе экономики, который состоит из одного или нескольких лиц, имеющих общий бюджет образует домашних хозяйств. Оно является владельцем и поставщиком всех факторов производства в рыночной экономике, обеспечивает экономику ресурсами, а также обеспечивает производство и воспроизводство «человеческого капитала» и стремится максимизировать личные потребности. Под, экономикой домашних хозяйств можно понимать хозяйствующий субъект, объединяющий и использующий потребительских товаров и услуг, социальных трансфертов полученных от государства, а также, передаваемых ресурсов в экономику, то есть имеющих экономических отношений с государством, предприятиями и организациями;

- предложена методика изучения экономического поведения домохозяйств, учитывающая неравенство в социально-экономическом развитии регионов, материальном благосостоянии, инвестиционных возможностях и экономическую ограниченность деятельности населения и способствующая их формированию в пределах региона;

- на основе изучения зарубежного опыта развития домохозяйств предложены возможности для защиты прав домохозяйств и ремесленников в их трудовых отношениях и регулирования социальной защиты и пенсий при достижении пенсионного возраста; организация лучшего образования для детей из сельских домохозяйств с целью повышения их интеллектуального потенциала для получения прибыльной работы, а также создание современной инфраструктуры, которая приведёт к появлению кооперативов и оказанию государственных услуг в области агробизнеса;

- проведен анализ экономических ресурсов домашних хозяйств, их доходов, расходов и сбережений на уровне Согдийской области Республики Таджикистан, что позволяет определить уровень различий в региональном аспекте;

- дана оценка влияния экономических показателей на валовой региональный продукт на основе статистических методов. Для анализа

денежных доходов населения в первую очередь были выявлены факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения;

- предложено совершенствование способов улучшения экономического положения домохозяйств в регионе, так как это важный момент в анализе соотношения доходов домохозяйств и ключевых показателей регионального экономического развития, поскольку ресурсы населения могут оказывать существенное влияние на экономическое развитие региона.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

– научно обработаны предложения по корректировке сущности экономических понятий «домашнее хозяйство» и «экономика домашнего хозяйства»;

– проанализированы методы исследования экономического потенциала домохозяйств и трансформация экономики домохозяйств в регионе;

– предложены основные направления совершенствования развития домашних хозяйств в экономике региона;

– определено ресурсное состояние домашних хозяйств, уровень их различий в городах и районах Согдийской области Республики Таджикистан;

– обоснована оценка влияния анализа экономических показателей на валовой региональный продукт на основе статистических методов;

- предложены рекомендации по совершенствованию механизма управления экономическими ресурсами домашних хозяйств региона.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая значимость результатов научной работы заключается в том, что итоги исследования можно применять в процессе деятельности Министерства развития экономики и торговли, Министерства труда, миграции и занятости населения в сфере обработки программ экономического развития страны и её регионов.

Значимые результаты диссертационного исследования были использованы Управлением по делам женщин и семьи исполнительного органа власти города Худжанда в процессе разработки и реализации Стратегии социально-экономической инфраструктуры (справка о реализации под №21/147 от 15.07.2021), во время обучения в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики (основание: справка № 94 от 25.01.2021). Также выводы и предложения диссертации внесут ценный вклад в совершенствование организационных и экономических путей развития домохозяйств в Согдийской области и в полное использование их потенциала.

Некоторые научные выводы диссертации могут быть использованы для разработки следующих образовательных программ: «Региональная экономика», «Экономика домохозяйств», «Управление человеческим капиталом».

Степень достоверности результатов исследования определяется выбором приемлемых методов исследования, обеспечивающих достоверность собранных и обработанных информационных материалов по теме исследования, подтверждающих научные положения, предложенные автором диссертации. Приведены основные направления, выводы и обоснованные

рекомендации, заложены основы теоретических исследований отечественных и зарубежных учёных по поставленной проблеме.

Соответствие темы диссертации Паспорту научных специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Результаты исследования отражены в Паспорте перечня специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.03 - Региональная и территориальная экономика.

Личный вклад соискателя ученой степени в диссертационное исследование заключается в определении цели, предмета и объекта исследования, в обосновании перечня задач исследования и их решении, в аргументации теоретических и методических основ работы. Непосредственное участие соискателя в исследовании доказывается публикациями научных статей по теме работы, выступлениями на научно-практических и научно-теоретических конференциях международного, республиканского и регионального уровня, а также в практическом апробировании результатов диссертации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и научные результаты диссертации были представлены и опубликованы в сборниках материалов Республиканской конференции «Экономико-демографические вопросы инновационного развития Республики Таджикистан» (Худжанд, 2017), Республиканской научно-теоретической конференции «Таджикистан - уникальная страна туризма и место народных ремёсел» (Куляб, 2018), Международной научно-практической конференции «Модель экономического предпринимательства и менеджмента», (Житомир, 2019), «Молодёжная наука: вызовы и перспективы» (Макеевка, 2021), традиционных научно-практических конференций ТГУПБП «Развитие естествознания, точных наук и математики в системе формирования цифровой экономики» (Худжанд, 2020), «Наука и инновации в системе реализации национальных стратегических целей» (Худжанд, 2021).

Публикация по теме диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 11 научных работах общим объёмом 4,44 п.л., в том числе 5 статей опубликованы в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, включает список использованной литературы. Общий объём работы составляет 185 страниц компьютерного текста, включает 22 таблицы, 7 рисунков и 4 диаграммы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении доказана актуальность темы диссертации, раскрыта её степень изученности, определен объект и предмет исследования, обоснованы его цели и задачи. Обоснованы теоретические и практические аспекты развития домохозяйств, разработаны мероприятия по совершенствованию их деятельности для достижения экономического и социального развития региона.

В первой главе - «Теоретические основы изучения домохозяйств в современной экономике» - даётся описание теоретических аспектов и

социально-экономической сущности домохозяйств в рыночной экономике; рассмотрены методические подходы к оценке экономического потенциала домохозяйств в экономике региона; анализируется зарубежный опыт развития домашних хозяйств и возможность его применения в экономике Республики Таджикистан.

Изучение экономической сущности и особенностей трансформации домохозяйств в структуру рыночного типа позволяет разработать и научно обосновать соответствующую модель развития домохозяйств в условиях переходной экономики. Перед государством стоит задача – активно участвовать в концентрировании экономических ресурсов населения в экономический оборот региона. Также следует создать стабильную правовую базу для самостоятельной экономической деятельности, равных прав и возможностей для семей разного класса, многодетных и малообеспеченных семей.

Основываясь на изучении экономической природы домохозяйств, можно сказать, что большинство определений домохозяйства имеют практическое значение (таблица 1). Оно интерпретируется как система институтов и требует их создания в развивающихся странах как институтов, которые будут ускорять рост экономики региона.

Таблица 1. - Взгляды учёных - экономистов на концепцию домашнего хозяйства

<i>Источник</i>	<i>Определение понятия «домашнее хозяйство»</i>
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: 2-е изд., — Москва: Норма, 2005. - 576 с.	Домохозяйства получают денежный доход (заработная плата, рента, проценты, прибыль) за счёт предоставления необходимых ресурсов (рабочая сила, земля, капитал, предпринимательские способности).
Тюгашев Е.А. Экономика домашнего хозяйства и окружающего социума.- Новосибирск, 2002. – С.104.	Домохозяйство - основная экономическая единица; один или несколько человек, которые добровольно живут вместе, ведут совместное домашнее хозяйство.
Беккер Г., Избранные труды по экономической теории «Человеческое поведение» / Экономический подход.- Москва, ГУВШЭ, 2003. – С.17.	Домохозяйства не только потребляют рыночные товары, но и используют «рыночные товары» для производства «потребительских товаров» и пытаются максимизировать свою прибыль.
Рахимов Р.К. Экономическая теория. Душанбе: ИРФОН, 2008.- 492 с.	Семья или домашнее хозяйство в целом в рыночной экономике - это экономическая единица, состоящая из одного или нескольких человек, которые принимают независимые решения, стремятся максимально удовлетворить свои потребности, обладают всеми факторами производства, организуют производство и воспроизводство «человеческого капитала».
Машокиров Ш.У. Рыночные основы развития домашних хозяйств в переходной экономике: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. по спец. 08.00.01.- Худжанд, 2012, – С.8.	Семья - это потребительская единица, которая на основе своих доходов её члены обеспечивают себя необходимыми средствами существования, этой первичной ячейке общества происходит воспроизводство рабочей силы, воспитание человека, вырабатывается психология человека.
Шарипов З.У. Сельские домохозяйства в развитии потребительской кооперации РТ: автореферат дисс. на соискание ученой степени к.э.н. по спец. 08.00.05. – Душанбе, 2007. – С.7.	Домохозяйство является необходимым элементом потребительской кооперации и основой социальной устойчивости сельского сообщества.

Составлено автором

Теоретический анализ определений, приведенных в экономической литературе, позволяет сделать следующие выводы.

Домашнее хозяйство - экономическая единица, действующая в потребительском секторе экономики, состоящая из одного или нескольких человек, с общим бюджетом, собственник и поставщик всех факторов производства в рыночной экономике, обеспечивающий экономику ресурсами, а также производство и воспроизводство человеческого капитала, а также стремящаяся к максимальному удовлетворению личных потребностей.

Согласно институциональной теории, люди действуют ради успеха избранной стратегии и достижения удовлетворительных результатов, то есть, в определённой степени, для достижения своей мечты.¹⁰

Поэтому на современном этапе одним из приоритетов развития общества является поиск экономического механизма, обеспечивающего основные пути стабилизации социально-экономического развития домохозяйств региона в переходный период. Результатом взаимодействия спроса и предложения с помощью цен является объём продаж товаров и услуг на внутреннем рынке, который свидетельствует об уровне социально-экономического развития и благосостояния населения.

В связи с изменениями, происходящими в экономике и современном обществе, роль домохозяйств в регионе возрастает. Они остаются основными единицами потребления, воспроизводят и формируют человеческий капитал, а также активно занимаются предпринимательской деятельностью, участвуют в формировании общества, реализации правительственных решений, их экономические ресурсы становятся внутренними инвестициями.

Обосновывая модель деятельности данного субъекта в системе экономических отношений с другими субъектами институциональной среды, было определено, что повышение эффективности экономической деятельности зависит не только от организации работы предприятия, но и от экономики других субъектов: домохозяйства, государства и предприятий.

В соответствии с вышеупомянутыми задачами, в рыночной экономике используются разные методы оценки статуса и вклада домашних хозяйств в экономику.¹¹

При анализе трудоспособности домашних хозяйств оцениваются следующие показатели, представленные в таблице 2. В ней используется оценка трудового потенциала на основе системы выставления оценок, и они выставляются по шкале от низкой до высокой, то есть от 0 до максимального балла, которую применили учёные Шатилов И.Н. Комаров Е.И., Войтенко А.И.¹²

¹⁰ Колдеева Е.В. Автореферат диссертации «Институциональные основы экономических отношений в сфере домашних хозяйств и изменение их роли как субъектов хозяйствования». Спец. 08.00.01. Ярославль, 2005. – С.10.

¹¹ Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов// Экономика России. XXI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. – С.144-151.

¹² Комаров Е.И., Войтенко А.И. Менеджмент социальной работы. М.: Владос, 2014. – С.184.

Таблица 2. - Критерии оценки трудоспособности домохозяйств

Трудовой потенциал									
Уровень образования (М1)		Способность работать (М2)		Производительность (М3)		Время поиска работы (М4)		Опыт работы (М5)	
Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл
базовое и низшее	0	0,01-0,25	0	0,01-0,25	0	более 1 года	0	менее 1 года	0
общее начальное	1	0,26-0,50	1	0,26-0,50	1	от 6 месяцев до 1 года	1	от 1 года до 3 лет	1
среднее специальное	2	0,51-0,75	2	0,51-0,75	2	от 3 до 6 месяцев	2	от 3 до 5 лет	2
высшее	3	0,76-1,0	3			менее 3 месяцев	3	более 5 лет	3

Согласно таблице 2, при оценке возможностей трудоустройства особое внимание уделяется уровню образования, т.е. наличию высшего или начального и среднего специального образования, общего среднего образования, и так далее. В связи с этим, если доля населения с высшим образованием в домашних хозяйствах выше, то это свидетельствует о высоком качестве домашнего образования. После оценки критерии для интегральной оценки рассчитываются по следующей формуле:

$$ТП = T_1 \times K_{T1} + T_2 \times K_{T2} + T_3 \times K_{T3} + T_4 \times K_{T4} + T_5 \times K_{T5}; (1.1)$$

где: ТП - трудовой потенциал домохозяйств (с баллами); T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 - показатели трудовых потенциалов (в пунктах); $K_{T1}, K_{T2}, K_{T3}, K_{T4}, K_{T5}$ - весовой коэффициент трудоемкости.

Таким же образом определяется состояние имущественного потенциала домашних хозяйств. В той же упомянутой литературе¹³ система оценки имущества описана в форме, приведенной в таблице 3.

Таблица 3. - Критерии оценки имущественного потенциала домашних хозяйств

Имущественный потенциал									
Коэффициент жилищного строительства (А1)		Наличие дополнительного жилья (А2)		Наличие автомобиля (А3)		Наличие земельного участка (А4)		Сбережения (А5)	
Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл	Критерии	балл
от 0,33	0	нет	0	Нет	0	нет	0	Нет	0
0,33-0,66	1	есть в селе	1	машины категории 1	1	без земельного участка	1	Акции	1
0,67-1,00	2	в городе	2	машины категории 2	2	на участке до 20 км	2	сбережения	2
свыше 1,00	3	находится в областном центре	3			более 20 км	3	собственные средства	3

Имущественный потенциал домохозяйств, как показано в таблице 3, основывается на различных показателях: коэффициент жилищного строительства, наличие дополнительного жилья, наличие автомобиля, наличие нежилрой собственности, наличие земли, сбережения.

На основании рассчитанных показателей по этому направлению определяется также интегральная оценка, которая рассчитывается по следующей формуле:

¹³ Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития малых городов// Экономика России: XXI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И. Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12.- С.144-151.

$$\text{ИП} = \text{И}_1 \times \text{К}_{\text{и}1} + \text{И}_2 \times \text{К}_{\text{и}2} + \text{И}_3 \times \text{К}_{\text{и}3} + \text{И}_4 \times \text{К}_{\text{и}4} + \text{И}_5 \times \text{К}_{\text{и}5}; (1.2)$$

где: ИП – имущественный потенциал домохозяйств (в баллах); И₁, И₂, И₃, И₄, И₅ - показатели имущественного потенциала (в баллах); К_{и1}, К_{и2}, К_{и3}, К_{и4}, К_{и5} - весовой коэффициент вместимости имущества.

Значение домашних хозяйств возросло, особенно в условиях переходной экономики, когда общественное производство не смогло удовлетворить жизненные потребности населения и население было вынуждено стать более самодостаточным. В диссертации исследуется зарубежный опыт, способствующий развитию производства и реализации сельскохозяйственной продукции и увеличению доходов сельского населения.

Новые экономические модели, такие как европейская и азиатская, влияют на благосостояние домохозяйств в экономике, и в этом отношении были сделаны следующие рекомендации: чтобы домохозяйства могли не только производить высококачественную сельскохозяйственную продукцию, но и приобретать достаточные навыки в юридических вопросах; защита прав надомных работников и ремесленников в их трудовых отношениях и регулирование их социальной защиты и пенсионного обеспечения по достижении пенсионного возраста (учёт рабочего времени в домашнем хозяйстве как трудового стажа); льготное кредитование сельских домохозяйств; оказание логистических услуг по производству и реализации населением сельхозпродукции. Было высказано предложение, что будет полезным использование опыта Республики Узбекистан в домашних хозяйствах нашей страны.

Во второй главе - «Современное состояние, особенности и ресурсный потенциал домохозяйств Согдийской области Республики Таджикистан» - выявлены тенденции развития домохозяйств в регионе и их экономическое положение, дана характеристика домохозяйств как основного источника экономических и социальных ресурсов, проанализированы особенности регулирования хозяйственной деятельности и факторы, влияющие на нее.

Бюджет домохозяйств Согдийской области состоит из следующих компонентов: доход домохозяйства, потребление домохозяйства, включая собственное производство, экономическая деятельность в сельском хозяйстве и в несельскохозяйственном секторе.

Доходы домохозяйств играют ключевую роль в развитии и улучшении качества жизни их членов. В настоящее время динамика доходов имеет тенденцию к увеличению. В среднем доход на душу населения в Согдийской области в 2020 году увеличился на 69,3% по сравнению с 2014 годом и составил 671,05¹⁴ сомони в месяц (см. таблицу 4).

¹⁴ Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 13–16.

Таблица 4. - Состав совокупного дохода домохозяйств Согдийской области на период 2014 – 2020 гг.

(в среднем на члена домохозяйства в месяц, в сомони)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2020 г. по срав. 2014г.	
	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %
Валовой доход	396,4	100,0	380,0	100,0	418,5	100,0	500,60	100,0	496,2	100,0	543,1	100,0	671,05	100,0	274,65	169,3
<i>в том числе:</i>																
1. трудовые доходы	193,4	48,8	196,96	51,8	244,80	58,5	271,08	54,2	256,0	51,6	306,26	56,4	305,68	45,5	112,29	158,1
2. социальные трансферты	19,04	4,8	20,30	5,3	22,74	5,4	27,48	5,5	26,24	5,3	33,41	6,2	49,47	7,4	30,43	2,6раз
3. доход от продажи недвижимости	0,05	0,01	0,01	-	0,83	0,2	0,54	0,1	1,23	0,3	0,62	0,1	25,47	3,8	25,42	5раз.
4. доход от личного подсобного хозяйства, включая натуральные поступления	65,74	16,6	70,62	18,6	51,18	12,2	68,22	13,6	51,71	10,4	51,12	9,4	74,34	11,1	8,6	113,1
5. прочие поступления (включая доход от собственности)	118,1	29,8	92,12	24,3	98,97	23,7	133,28	26,6	160,95	32,4	151,70	27,9	216,09	32,2	97,96	183,0


Расчёты автора на основании: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Худжанд, 2021. - С. 211-213.

В Республике Таджикистан есть три основных источника дохода домохозяйств: заработная плата, социальные выплаты и другие доходы. Основным источником дохода домохозяйств остаётся трудовой доход, который в 2020 году составлял в среднем 305,68 сомони на члена домохозяйства в месяц. В 2020 году по сравнению с 2014 годом наблюдается положительная динамика трудовых доходов (+ 58,1%), что отражается в росте их доли в структуре доходов.

В структуре денежных доходов доля социальных выплат (включая пенсии, пособия) в 2020 году составил 7,4%. С 2014 по 2017 год их доля неуклонно увеличивается. В 2020 году в связи со стратегическим решением Правительства об увеличении размера пенсий и пособий произошел значительный скачок до 2,6 раза по сравнению с 2014 годом. Наибольшая доля прочих доходов в 2020 году составила 32,2%. К ним относятся доходы от предприятий помимо заработной платы и социальных выплат, доходы от собственности, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, а также скрытые доходы (официально не рассчитываются).

Первыми выросли доходы населения наиболее богатых резервных и экспортных регионов (Худжанд - 68,6%, Канибадам - 72,3%, Истаравшан - 69,0%, Пенджикент - 34,1%), а также аграрных регионов с промышленным ростом. Затем за счёт увеличения доходов населения регионов с относительно медленным ростом (Б. Гафуровский район - 12,5%, Деваштичский район - 8,4%, Исфара - 8,1%, Спитаменский район - 3,5%). (см. диаграмму 1)

Диаграмма 1. – Структура денежных доходов домохозяйств Согдийской области Республики Таджикистан за период 2014 – 2020 гг.



Составлено автором на основе данных о бюджете домохозяйств Согдийской области Республики Таджикистан, период 2014–2020 гг.

Расходы из семейных бюджетов играют значительную роль в экономике страны. Сегодня широко признано, что долю расходов домохозяйств можно отнести на счёт благосостояния населения страны.

Структура потребления тесно связана с доходом домохозяйств (см. таблицу 5).

Таблица 5. - Денежные расходы домашних хозяйств Согдийской области Республики Таджикистан за период 2014–2020 гг.
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2019 г. по срав. 2014г	
	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	сомони	в %	измене-ние	(+,-) %
Денежные расходы	367,85	100,0	349,21	100,0	396,60	100,0	452,72	100,0	448,26	100,0	491,3	100,0	646,1	100,0	278,25	175,6
в том числе:																
1) Потребительские расходы	326,72	88,8	318,83	91,3	347,69	87,7	401,46	88,7	385,03	85,9	434,8	88,5	641,47	99,3	314,75	196,3
- на питание	165,41	50,6	176,17	55,3	178,64	51,4	203,95	50,8	168,44	43,7	199,2	40,5	359,3	55,6	193,89	2,17р.
- на покупку непродовольственных товаров	118,32	36,2	98,40	30,8	110,29	31,7	134,66	33,5	150,23	33,5	155,2	31,6	189,29	29,3	70,97	160,0
- на покупку алкогольных напитков	0,59	0,2	0,51	0,2	0,44	0,1	0,46	0,1	0,54	0,1	0,44	0,1	1,57	0,24	0,98	2,6р.
- на оплату личных услуг	42,40	13,0	43,75	13,7	58,32	16,8	62,39	15,6	65,75	14,7	80,0	16,2	83,34	12,9	40,94	196,6
2) Налоги, сборы, платежи	41,13	11,2	30,38	8,7	48,91	12,3	51,26	11,3	63,23	14,1	56,5	11,5	4,64	0,7	-36,49	11,3

Расчёты автора по источникам: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2021. – С. 214-215.

В 2020 году потребительские расходы на члена домохозяйства в Согдийской области в среднем составляли 646,1 сомони в месяц, что на 75,6% больше, чем в 2014 году. Этот показатель относительно низкий с

точки зрения совокупного дохода домохозяйств в 2020 году, что указывает на то, что домохозяйства могут покрывать свои расходы.

По сравнению с 2014 годом доля расходов на питание увеличилась на 5,0%. В домохозяйствах с тремя и более детьми расходы на питание также снизились на 6,0%.

По оценкам, расходы на питание в структуре общих расходов домохозяйств составляют более 50%. В этом контексте следует отметить, что расходы на питание не должны превышать 50% от общих расходов населения, а в дальнейшем, с учётом реализации мер по ускорению развития человеческого капитала, - не более 30 – 35%.¹⁵

Структура потребительских расходов указывает на невысокий рост расходов домашних хозяйств. Доходы домашних хозяйств распределяются на потребительские расходы и сбережения.

Таким образом, чем большая часть доходов тратится, тем меньше сохраняется. С другой стороны, если соотношение между потреблением и сбережениями останется неизменным, то на уровень сбережений будет влиять размер дохода домохозяйства.

Следует отметить, что об особенностях использования сбережений домашних хозяйств в экстремально низких условиях свидетельствуют данные таблицы 6.

Таблица 6. - Доля доходов, расходов и сбережений домашних хозяйств Согдийской области на период 2014–2019 гг. (в сомони)

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Средний ежемесячный доход на члена семьи	396,35	380,0	418,5	500,6	496,2	543,1	671,05
Среднемесячные расходы на члена семьи	367,85	349,2	396,6	452,72	448,26	491,3	646,1
сбережения на одного члена домохозяйства	28,5	30,8	21,9	47,88	47,89	51,8	24,95

Расчёты автора на основании: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Худжанд, 2021. – С. 211- 213.

Из данных таблицы 6 видно, что соотношение доходов и расходов и сбережений домохозяйств в регионе положительное и в некоторые периоды величина сбережений на члена домохозяйства не способна сформировать большие сбережения. На начало 2014 года склонность домашних хозяйств к сбережению в группе обследованных регионов составляла 9,7% от общей суммы денежных доходов, находящихся в их распоряжении. В 2020 году этот показатель практически не изменился (3,7%).

В условиях Республики Таджикистан, характеризующейся большой численностью рабочей силы, лучшим способом повышения доходов и уровня жизни может быть трудоустройство. Возможность решения проблемы трудоустройства также затронута в работе учёных Республики Таджикистан Рахимова Р.К. и Каюмова Н.К.: «... проблема занятости

¹⁵ Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия // Азия – плюс. <http://news.tj>. (дата обращения: 27.03.2019)

трудоспособного населения стала одним из главных препятствий на пути к переходной экономике».¹⁶ На данном этапе экономического развития Таджикистана происходит развитие производственного потенциала, который должен быть направлен на увеличение занятости с целью повышения реальных доходов и уровня жизни. Это в свою очередь ускорит рост экономической активности и послужит ключевым условием выхода из экономического кризиса.

Таким образом, экономические ресурсы домохозяйств влияют на все аспекты экономической деятельности, поэтому государство должно уделять особое внимание стимулированию их развития.

В третьей главе - «Совершенствование механизмов повышения благосостояния домашних хозяйств в регионе» - представлены приоритетные направления регулирования деятельности домохозяйств в регионе и определены механизмы повышения благосостояния его домохозяйств.

В диссертации показана структурная взаимосвязь развития домохозяйств со всеми основными компонентами и структурами региональной экономики, а также основные черты и характеристики перед лицом различных внешних воздействий и внутренних изменений (см. рисунок 1).



Рисунок 1. - Структурная схема взаимодействия домашних хозяйств и основных компонентов региональной экономики

Как видно из рисунка 1, домохозяйства расположены в экономической системе региона и выполняют особые производственные и воспроизводственные функции в соответствии с разделением труда. Взаимодействие сектора домохозяйств со всеми структурами экономики

¹⁶ Каюмов Н.К., Рахимов Р.К. К вопросу о темпах экономического роста в условиях переходной экономики Таджикистана// Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002. — № 3. – С. 23-38.

региона обеспечивает выполнение домохозяйствами важнейшей задачи: удовлетворение потребительского спроса, что является важным условием функционирования рыночного механизма.

Отмечено, что осуществление трудовой деятельности и потребление товаров и услуг непосредственно участвуют в формировании валового регионального продукта, а конвертация сбережений населения в региональные инвестиционные ресурсы носит долгосрочный стратегический характер.

При оценке уровня жизни домохозяйств в первую очередь выявляются факторы, влияющие на уровень и качество жизни населения. Поэтому мы считаем целесообразным скорректировать требования к доходам и качеству жизни (см. таблицу 7).

Таблица 7. - Социально-экономические показатели благосостояния домохозяйств Согдийской области в период 2010 – 2020 гг.

Годы	ВРП на душу населения (в текущих ценах, сомони)	Ежемесячный доход на 1члена домохозяйства (сомони)	Потребительские расходы, (сомони)	Среднегодовая численность сотрудников (тыс. чел)	Количество официально зарегистрированных безработных, (тыс.чел)
	У	Х ₁	Х ₂	Х ₃	Х ₄
2010	2600,8	277,96	213,42	398,7	14,6
2011	3123,1	308,34	258,28	391,7	12,7
2012	3814,9	369,42	305,75	389,6	11,8
2013	4348,9	425,62	339,43	393,9	11,4
2014	4695,8	396,4	326,72	401,5	10,9
2015	4793,7	380,0	318,83	402,0	10,9
2016	5722,0	418,5	347,69	401,9	10,8
2017	6712,9	500,6	401,46	402,7	9,7
2018	6900,3	496,2	385,03	408,2	8,1
2019	7585,8	543,1	434,80	421,5	8,9
2020	7853,7	671,05	641,47	432,4	7,9

Расчёты автора по источникам: Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Худжанд, 2015. - С. 114-115; Статистический ежегодник Согдийской области. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Худжанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Чтобы определить факторы, которые влияют на общее региональное состояние, мы проанализировали модель многомерной регрессии, которая привела к следующему уравнению:

$$Y = 7733,38 + 17,35x_1 + 12,54x_2 + 35,24x_3 - 396,28x_4 \quad (3.1)$$

Сравнивая коэффициенты эластичности в абсолютном выражении, можно отметить, что на текущем этапе развития Таджикистана наиболее эффективным показателем, характеризующим благосостояние домашних хозяйств, является средний доход домашних хозяйств (на душу населения). Общая численность рабочей силы имеет высокую долю. Результаты многомерной регрессии приведены в таблице 8.

Таблица 8. - Коэффициенты эластичности факторов

Факторный признак	В процентах
Ежемесячный доход на члена семьи	17,35
Потребительские расходы	12,54
Среднее количество сотрудников	35,24
Количество официально зарегистрированных безработных	-3,96 раз

Авторские расчёты на основании «Основных показателей обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан». Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Сравнивая коэффициенты эластичности, можно отметить, что если ежемесячный доход на члена домохозяйства увеличивается на 1%, то ВРП увеличивается на 17,35%. На текущем этапе развития региона эффективный показатель, определяющий уровень валового регионального продукта на душу населения, чувствителен к изменению средней численности занятых: каждый процент увеличения приводит к увеличению ВРП на 35,24%. Безработица также связана с ВРП: однопроцентное уменьшение количества безработных на каждый процентный пункт в 4,0 раза повышает валовой региональный продукт. Таким образом, разработанная модель полностью уместна и целесообразна, все коэффициенты регрессии важны и, соответственно, могут использоваться для принятия решений и прогнозирования.

При анализе полученных результатов, было установлено, что плотность взаимосвязи между персонажами положительная, поскольку, как оказалось, коэффициент корреляции равен $R = 0,984$. Также был рассчитан коэффициент детерминации, который составил $R^2 = 0,969$. Отсюда следует, что зависимость валового регионального продукта от изменения среднедушевых доходов с учётом исследуемых факторов составляет около 96,9%.

Исследование показало, что, согласно разработанной модели, наибольшее влияние на изменение доходов домохозяйств в текущем и предыдущем годах оказывают изменения в составе работающего населения, за которым следуют ВРП и потребительские расходы.

Современный механизм регулирования жизнедеятельности домашних хозяйств в системе региональной экономики считается одним из направлений деятельности государственной власти и может внести ощутимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Регулирование деятельности домашних хозяйств - важное направление в реализации их основных социальных функций в развитии экономики региона. С точки зрения их роли и значения в экономике, домохозяйства являются самоорганизованными хозяйствующими субъектами. Члены домохозяйств выполняют конкретные задачи в области производства, потребления, агрегирования и воспроизводства человеческого капитала, а также участвуют в создании и развитии экономического потенциала основных секторов экономики региона в целях максимального повышения собственного благосостояния (см. рисунок 2).




Рисунок 2. – Регулирование деятельности домашних хозяйств Согдийской области

Домашние хозяйства оказывают существенное влияние на формирование и развитие экономического потенциала реального сектора экономики региона, что отражается в следующих сферах:

- обеспечение предложения на рынке факторов производства, поскольку домохозяйства являются поставщиками производственных ресурсов (рабочей силы, предпринимательских способностей, капитала);
- обеспечение роста уровня потребительского спроса на товары и услуги, производимые частными и государственными предприятиями и необходимые для функционирования рыночного механизма;
- пополнение доходов государственного бюджета за счёт уплаты налогов и других обязательных платежей;
- формирование сбережений и инвестиций за счёт сбережений населения, которые являются источником вложений в производство для компаний и государства;
- воспроизводство, развитие и реализация человеческого капитала за счёт занятости в различных сферах;
- повышение личного благосостояния домашних хозяйств за счёт развития семейного бизнеса, что в целом способствует развитию рыночной экономики.

Разработана современная модель участия домохозяйств в развитии региона с использованием рекомендаций современной методики регулирования деятельности домашних хозяйств в регионе, инвестирования в организацию современной социально - экономической инфраструктуры региона и в создание рабочих мест, регулирования защиты прав домохозяйств и ремесленников в трудовых отношениях. Оценка влияющих факторов и механизма управления ими может быть фактором социально – экономического развития региона и воздействовать на уровень и качество жизни населения.

Государственная семейная политика включает в себя систему целей и задач, направленных на развитие, воспроизводство и защиту семьи как фундаментальной основы общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение социально-экономической и духовной роли домохозяйств в развитии Таджикистана. Государство и органы местного самоуправления, отвечающие за социальную защиту населения, экономическое развитие территорий и обеспечение качества жизни населения, должны разработать меры по поддержке экономики домашних хозяйств, стремящихся к стратегическому экономическому росту и развитию.

Научная классификация региональных потребительских рынков и точный экономический анализ позволят принимать меры по повышению привлекательности рынков для производителей и потребителей и прогнозировать их развитие. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ регионального развития (см. рисунок 3).



Рисунок 3. – Механизм формирования благосостояния домашних хозяйств региона

Таким образом, для стимулирования и поощрения домашних хозяйств к реализации экономической стратегии предлагается реализовать следующие меры:

- обучение населения в форме семинаров, тренингов, курсов, консультаций по эффективному управлению экономикой, издание специальной литературы и др.;
- создание условий для активных и самостоятельных действий домашних хозяйств по пропитанию и внедрение новых общественных отношений;
- организация конкретной реальной помощи домохозяйствам, которые по объективным причинам не могут самостоятельно удовлетворить свои потребности: речь идет о социально уязвимых группах населения в экстремальных условиях.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основные научные результаты диссертации

Исследование развития домохозяйств в социально - экономической системе региона привело к формированию следующих направлений: создать хорошие условия для домашних хозяйств; дать им право на лучшую жизнь: образование, охрану здоровья и в целом обеспечение благополучия домохозяйств в регионе.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. В контексте обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов, повышения их конкурентоспособности особое внимание следует уделить использованию потенциала домохозяйств и активизации экономических механизмов их деятельности. По результатам различных подходов отечественных и зарубежных ученых к определению категории «домохозяйство» мы выделили следующие особенности: «домохозяйство - это группа людей, у которых есть все необходимое, чтобы жить и сберегать все или часть своих денег». «Домашние хозяйства включают совместное производство, обмен, распределение и потребление товаров, которые участвуют в экономических отношениях воспроизводства и реализации человеческого потенциала и ориентированы на удовлетворение своих социально-экономических и духовных потребностей». [2-А]

2. Разработана методика оценки экономического потенциала домохозяйств и экономической трансформации домохозяйств в регионе. В отличие от существующих методик, он учитывает неравенство в социально-экономическом развитии территорий, материальном благополучии, инвестиционных возможностях, а также приводит к формированию инвестиционной стратегии внутри региона. Это позволит усовершенствовать механизм изменения ресурсов населения региона на основе дифференцированного подхода.

3. Изучен и обобщен зарубежный опыт развития домохозяйств в таких странах, как США, Япония, Россия, Германия, Дания, Китай, Узбекистан и в ряде западноевропейских стран. Оказалось, что использование

передовых методов ведения домашнего хозяйства в соседней Республике Узбекистан больше всего подходит для экономики страны.

4. Анализ ситуации и тенденций развития домохозяйств в регионе позволяет сделать следующие выводы:

- во-первых, имеются различия в экономических возможностях домохозяйств региона, некоторые домохозяйства решают проблемы своих членов самостоятельно и на соответствующем уровне, а другие не могут удовлетворить свои потребности и находятся в затруднительном положении. Поэтому республиканские и региональные органы власти, осознающие реальные различия между домохозяйствами, могут предоставить больше помощи тем, кто в ней нуждается;

- во-вторых, возрождение домохозяйств было одним из основных направлений адаптации населения к новым условиям жизни, возникшим в результате социально-экономических изменений. Домохозяйства страны показали высокий уровень устойчивости в самых сложных эволюционных условиях, что обеспечило работой большое количество людей за этот период. [1-А]

5. Оценка использования доходов и расходов домашними хозяйствами на основе анализа позволяет сделать следующие выводы:

- доход на душу населения должен гибко влиять на склонность домохозяйств к сбережению. Действительно, в контексте устойчивого социально-экономического развития в регионе увеличение денежных доходов должно побуждать домохозяйства к увеличению их склонности к сбережению, чтобы вкладывать средства в крупные покупки в будущем, иметь значительные денежные резервы на всякий случай;

- планирование расходов и контроль исполнения части расходов бюджета домохозяйства, рациональное управление отдельными его статьями может в некоторой степени смягчить негативную тенденцию. [1-А]

6. Использование многомерной экономико-математической модели подвело к выводу, что наибольшее влияние на уровень ВРП оказывают такие факторы, как изменение доходов домохозяйств в текущем и предыдущем периодах, изменение численности занятого населения, а затем и потребительские расходы. [5-А]

7. Предложена современная модель домашнего хозяйства в развитии региона с использованием рекомендации современной методики регулирования домашних хозяйств в регионе, инвестирование в организации современной социально-экономической инфраструктуры региона и организация рабочих мест, а также регулирования защиты прав домохозяйств и ремесленников в их трудовых отношениях, обеспечение пенсий по достижению пенсионного возраста, оценка влияющих факторов и механизма управления в уровне и качества жизни населения, приводящих к фактору социально-экономической развития региона.

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования:

- экономическое поведение домохозяйств зависит от государственных институтов, так что целесообразна их поддержка и поощрение;
- создание рациональной инфраструктуры в сельской местности, что приведёт к благоприятным условиям для деятельности домашних хозяйств;
- домохозяйства должны адаптироваться и специализироваться на производстве и продаже определённых сельскохозяйственных продуктов, в этом случае можно будет постоянно увеличивать количество продукции и снижать её стоимость и тем самым улучшать её качество и повышать своё положение на рынке;
- местным властям необходимо организовывать специальные периодические курсы в сельскохозяйственных учебных заведениях или бизнес-инкубаторах для членов семьи, чтобы они имели знания не только о производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции, но и приобрели достаточные навыки в переработке, логистике и продажах, а также в вопросах правового характера;
- в целях повышения эффективности развития домохозяйств на региональном уровне необходимо создание надёжной базы данных информации о социально-экономическом положении домохозяйств;
- для устойчивого социально - экономического развития домохозяйств необходимо принять следующие меры: повышение уровня доходов домохозяйств за счет увеличения интеллектуального и трудового потенциала их членов, обеспечение эффективной занятости членов домохозяйств, развитие предпринимательства и семейного бизнеса;
- защита прав надомных работников и ремесленников, а также расчет их личной деятельности в домашнем хозяйстве по стажу работы, регулирование социального обеспечения и пенсий при достижении пенсионного возраста. [4-А]

Основные публикации по теме диссертационной работы (на языке оригинала):

А) публикации в изданиях, включённых в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. Негматова Ш.Ф. Бучаи оила – нишондихандаи дараҷаи зиндагии аҳоли [Матн] / Ш.Ф.Негматова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2018. - №4 (77). – С. 76-83 (ISSN 2411-1945);

[2-А]. Негматова Ш.Г. Концептуальные основы домохозяйства и их особенности в условиях рынка [Текст] / Ш.Г.Негматова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук – Душанбе, 2019. - №3, часть II. – С. 180-185 (ISSN 2413-5151);

[3-А]. Негматова Ш.Ф. Роҳҳои баланд бардоштани иқтисодиёти оилавӣ [Матн] / Ш.М. Зокирова, Ш.Ф.Негматова // Паёми Донишгоҳи

миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2019. - №9, қисми II – С. 77-81 (ISSN 2413-5151);

[4-А]. Негматова Ш.Ф. Таҷрибаи хориҷии рушди хочагии хонаводагӣ ва имкониятҳои мутобиқгардонии он ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.М. Зокирова, Ш.Ф.Негматова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2020. -№1 (82). –С. 62-70 (ISSN 2411-1945);

[5-М]. Негматова Ш.Ф. Самтҳои афзалиятноки танзими фаъолияти хочагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғд [Матн] / С.А. Ғозибеков, Ш.Ф. Негматова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Хучанд, 2021. -№3 (88). –С. 61-70 (ISSN 2411-1945);

Б) Публикации в других научных изданиях:

[6-А]. Негматова Ш.Г. Роль домашних хозяйств на формирование и развитие розничной торговли: материалы Международной научно-практической конференции «Предпринимательская модель экономики и управление развитием предприятия». - Житомир, 2019. –С.868-871. (0,3 п.л.)

[7-А]. Негматова Ш.Ф. Зарубежный опыт развития домохозяйств и возможности его адаптации к экономике РТ. Международной научно-практической on-line конференция «Менеджмент субъектов хозяйствования: проблемы и перспективы развития». - Житомир, 2019. – С. 443-450.(0,5 п.л.)

[8-А]. Негматова Ш.Ф. Касбу ҳунарҳои мардумӣ – асоси рушди иқтисодиёти оила. Конференсияи ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ ҳайати профессорону омӯзгорон таҳти “Тоҷикистон - кишвари беназири сайёҳӣ ва макони ҳунарҳои мардумӣ”, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. - Кӯлоб, 2018. – С. 153-158. (0,4 ҷ.ҷ)

[9-А]. Негматова Ш.Ф. Мавқеи хонаводаҳо дар сатҳи гардиши молии минтақа. Конференсияи анъанавӣ илмӣ-амалии профессорон, омӯзгорон ва донишҷӯён, таҳти унвони “Илм ва инноватсия баҳри иҷрои ҳадафҳои миллӣ”. - Хучанд, 2019. ДДХБСТ. – С. 71-74 (0,3 ҷ.ҷ)

[10-А]. Негматова Ш.Ф. Роҳҳои рушди хочагиҳои хонаводагӣ дар деҳот. Конференсияи анъанавӣ илмӣ-амалии устодон ва донишҷӯён, баҳсида ба истикболи 30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, - Хучанд, 2020. ДДХБСТ. – С. 127-131 (0,3 ҷ.ҷ)

[11-А]. Негматова Ш.Г. Теоретические основы домохозяйства и их особенности // Международная научно-практическая конференция «Молодежная наука: вызовы и перспективы». ТОМ VII. – Макеевка, 2021. С. 183-188. (0,3 п.л.)

АННОТАТСИЯ

ба рисолаи номзоди Негматова Шоҳида Ғуфроновна

**“Рушди хоҷагии хонаводагӣ дар низоми иқтисодию иҷтимоии минтақа
(дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)”**

Калидвожаҳо: хоҷагии хонаводагӣ, иқтисодиёти хоҷагии хонаводагӣ, даромад ва хароҷоти хоҷагии хонаводагӣ, сармояи инсонӣ, минтақа, рушди иҷтимоию иқтисодӣ, бахши истеъмолии иқтисод, бучети оила, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, рафтори хоҷагии хонаводагӣ, иқтидори меҳнатӣ, иқтидори амволӣ, пасандоз, захираҳои иқтисодӣ, шумораи миёнаи кормандон дар як сол, бекорон, неқӯаҳволии аҳоли

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар шароити дигаргунсозӣҳои иқтисодӣ нақши иқтисоди хоҷагиҳои хонаводагӣ ҳамчун воҳиди устувори иҷтимоию иқтисодии ҷомеа беш аз пеш аҳамият пайдо мекунад. Ин аз рушду фаъолгардии вазифаҳои иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ, ба монанди хоҷагиҳои шахсии ёрирасон, меҳнати инфиродӣ ва соҳибкорӣ, бизнеси оилавӣ, хонакорӣ, ҳунармандӣ, хоҷагии деҳқонӣ, ферматорӣ, ки фаъолиятшон ба меҳнати хонаводагӣ асос меёбад, шаҳодат медиҳад. Яъне хоҷагиҳои хонаводагӣ иқтисодиётро бо омилҳои истеҳсолӣ таъмин намуда, онҳоро ба бозори захираҳо пешкаш менамоянд, даромад мегиранд ва барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти аъзои хонавода мол ва хидматҳо харидорӣ меkunанд. Хоҷагиҳои хонаводагӣ инчунин истеҳсол ва таҷдиди “сармояи инсонӣ” - ро таъмин менамоянд, пасандозҳои хоҷагиҳои хонаводагӣ бошад манбаи пасандоз ва сармоягузорӣ мебошанд, ки дар шароити иқтисодиёти рӯ ба тараққӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад.

Объекти таҳқиқотро рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунад.

Предмети таҳқиқот муносибатҳои иқтисодие мебошанд, ки дар раванди ташаккул ва рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ дар низоми иқтисодию иҷтимоии минтақа ба амал меоянд.

Мақсади таҳқиқот коркарди ҷанбаҳои назариявӣ амалии хоҷагиҳои хонаводагӣ, асоснок намудани махсусияти фаъолияти онҳо дар шароити иқтисодиёти бозорӣ, таҳияи тадбирҳои мушаххас оид ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагиҳои хонаводагӣ дар иқтисодиёти минтақа мебошад.

Навовари таҳқиқот дар таҳияи ҷанбаҳои назариявӣ методии инкишофи хоҷагиҳои хонаводагӣ, коркарди ҷорабиниҳо оид ба тақмили фаъолияти онҳо барои ба даст овардани рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа ифода меёбад.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Негматовой Шокиды Гуфроновны на тему «Развитие домашнего хозяйства в социально - экономической системе региона (на примере Согдийской области Республики Таджикистан)»

Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономика домашнего хозяйства, доходы и расходы домохозяйств, человеческий капитал, регион, социально-экономическое развитие, потребительский сектор экономики, бюджет семьи, валовой региональный продукт, поведения домохозяйства, трудовой потенциал, имущественный потенциал, сбережения, экономические ресурсы, среднегодовая численность сотрудников, безработные, благосостояния населения.

Актуальность темы исследования. В условиях экономических преобразований роль экономики домашнего хозяйства как устойчивой социально-экономической единицы общества становится все более важной. Это свидетельствует о развитии и активизации таких экономических функций домохозяйств, как личное подсобное хозяйство, индивидуальный труд и предпринимательство, семейный бизнес, работа по дому, ремесла, дехканское хозяйство, фермерство, деятельность которых основана на домашнем труде. То есть домохозяйства обеспечивают экономику факторами производства, поставляют их на рынок ресурсов, получают доход и покупают товары и услуги для удовлетворения потребностей членов домохозяйства. Домохозяйства также обеспечивают производство и воспроизводство «человеческого капитала», а сбережения домохозяйств являются источником сбережений и инвестиций, что имеет решающее значение в развивающейся экономике.

Объект исследования - развитие домашних хозяйств в Согдийской области Республики Таджикистан.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе становления и развития домашних хозяйств в социально-экономической системе региона.

Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических и практических аспектов домашних хозяйств, обосновании специфики их деятельности в условиях рыночной экономики и разработке конкретных мер по повышению эффективной деятельности домохозяйств в экономике региона.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раскрытии теоретических и методических аспектов развития домохозяйств, разработке мероприятий по совершенствованию их деятельности для достижения социально - экономического развития региона.

ANNOTATION

**for the dissertation research of Negmatova Shohida Gufronovna
on the topic “Development of households in the socio-economic system of
the region (on the example of Sughd region of the Republic of Tajikistan)”**

Key words: household, household economics, household income and expenditures, human capital, region, socio-economic development, consumer sector of the economy, family budget, gross regional product, household behavior, labor potential, property potential, savings, economic resources, average annual number of employees, unemployed, welfare of the population.

Relevance of the research topic. In the context of economic transformations, the role of the household economy as a stable socio-economic unit of society is becoming more and more important. This testifies to the development and activation of such household economic functions as private subsidiary farming, individual labor and entrepreneurship, family business, housework, handicrafts, dehkan farming, farming, whose activities are based on domestic labor. That is, households provide the economy with factors of production, supply them in the resource market, receive income, purchase goods and services to meet the needs of household members. Households also provide the production and reproduction of human capital, and the household savings are a source of savings and investments, which are critical in the developing economy.

Research object – development of households in the Sughd region of the Republic of Tajikistan.

The subject of the research is the economic relations arising in the process of formation and development of households in the socio-economic system of the region.

The purpose of the dissertation is to develop theoretical and practical aspects of households, substantiate the specifics of their activities in a market economy and develop specific measures to improve the efficiency of households in the regional economy.

The novelty of the study lies in clarifying the theoretical and methodological foundations for the development of households and developing measures to improve their efficiency in order to achieve sustainable socio-economic growth in the regions of the country.

Хуруфи Times New Roman Tj. Чопи рақамӣ. Ҷ.ч.ш. 3,25

Дар матбааи Парки технологии ДДХБСТ чоп шудааст.
735700, ш.Хучанд, маҳаллаи 17-ум, хонаи 1.
Супориши 18. Адади нашр 100 нусха